

КОНВЕНСИЯ ДАР БОРАИ ҲУҚУҚҲОИ КЎДАК

Қайдҳои хотимаӣ: Тоҷикистон

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА

Заключительные замечания: Таджикистан

CRC/C/TJK/CO/2



Комиссияи назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба ҳуқуқи кӯдак

юнисеф 



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



Комиссияи назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба ҳуқуқи кӯдак



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

КОНВЕНСИЯ ДАР БОРАИ ҲУҚУҚҲОИ КӯДАК

Қайдҳои хотимаӣ: Тоҷикистон

Комитет оид ба ҳуқуқҳои кӯдак
Иҷлосияи панҷову сеюм
11-29 январӣ соли 2010

CRC/C/TJK/CO/2

Душанбе
2012

Мундариҷа

САРСУХАН	3
1. Чораҳои умумии амалигардонӣ (моддаҳо 4, 42 ва банди 6 моддаи 44 Конвенсия)	5
Ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ	9
2. Муайян намудани мафҳуми «кӯдак» (моддаи 1 Конвенсия)	9
3. Принсипҳои асосӣ (моддаҳои 2,3, 6 ва 12 Конвенсия).....	10
4. Ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандӣ (моддаҳои 7,8,13-17, 19 ва 37 (а)-и Конвенсия).....	11
5. Муҳити оилавӣ ва нигоҳубини алтернативӣ (моддаҳои 5, 18 (бандҳои 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (банди 4) ва 29 Конвенсия)	14
6, Хадамоти умумии тиббӣ ва бехдошт (моддаҳои 6, 18 (банди 3), 23,24, 26, 27 (банди 1-3) Конвенсия)	16
7. Таҳсилот, фаъолияти фароғатӣ ва фарҳангӣ (моддаи 28, 29 ва 31 Конвенсия).....	20
8. Чораҳои махсуси ҳифз (моддаҳои 22, 30, 38, 39, 40, 37 b)-d), 32-36 Конвенсия)	21
9. Тасдиқи созишномаҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон	25
10. Чораҳои минбаъда ва паҳн намудани маълумот	25
11. Гузориши навбатӣ	26

САРСУХАН

Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак воситаи асосии байналмилалие ба шумор меравад, ки дар он тамоми ҳуқуқи кӯдакон дарҷ гардидааст. Конвенсияи мазкур аз ҷониби Асамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид дар таърихи 20 ноябри соли 1989 қабул гардидааст ва қариб дар тамоми давлатҳои дунё ба тасвиб расидааст ва ин гувоҳӣ медиҳад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои кӯдакон аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдакро соли 1993 ба тасвиб расонд ва ўҳдадорихоро барои амалӣ намудани принципҳои дар Конвенсия қайдшуда ба зимма гирифт. Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак яке аз аввалин конвенсияҳои мебошад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ба тасвиб расонид ва ўҳдадорихои ҳақиқии худро барои насли ҷавон ҳамчун ояндаи дурахшони кишвар нишон дод. Тибқи Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак, ҳар як шахси аз 18 сола хурд кӯдак ба шумор меравад. Бештар аз 30 дар сади аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро кӯдакон ташкил медиҳанд ва онҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон захираҳои хеле муҳим ба ҳисоб мераванд, бинобарин давлат барои муҳаё намудани шароитҳои беҳтарин барои кӯдакон саъю талошҳои зиёдеро ба ҳарч медиҳад.

Мувофиқи талаботҳои пешниҳоди ҳисоботи давлатӣ аз рӯи Конвенсия, Ҷумҳурии Тоҷикистон аллақай ду гузориши қаблии худро ба Комитети СММ оид ба ҳуқуқҳои кӯдак пешниҳод намудааст. Гузориши якум соли 2000-ум ва гузориши дуюм дар соли 2010-ум аз ҷониби Комитет мавриди баҳс қарор гирифт. Гузоришҳо дар бораи ҳолати кӯдакон ва ҷораҳои андешидашуда дар робита бо татбиқи ҳуқуқҳои кӯдакон иттилоӣ рӯзмарро дар бар гирифтанд. Бар замми ин, мувофиқи талаботҳои гузориш додан аз рӯи Конвенсия созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ низ гузориши алтернативии худро пешниҳод намуданд. Дар ин замина, моҳи январӣ соли 2010 ҳайати расмӣ намояндагон аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи 53-юми Комитети СММ оид ба ҳуқуқҳои кӯдак иштирок карданд, ки дар он аъзоёни Комитет бо мақсади густариш додани саъю талошҳо дар робита бо татбиқи намудани Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак барои Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳои пешниҳод карданд.

Наشري мазкур дар бораи Қайдҳои хотимавии Комитети СММ оид ба ҳуқуқҳои кӯдак дар бораи Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз баррасии гузориши пешниҳодшуда дар моҳи январӣ соли 2010 бахшида шудааст.

Ҳамчун давлати узви Конвенсия мо барои дар амал татбиқи шудани принципҳои Конвенсия саъю талошҳои зиёд менамоем. Ҳамчунин, Конвенсия эътироф менамояд, ки барои дар ҳақиқат татбиқи намудани ҳуқуқҳои кӯдакон бо иштироки танҳо ҳукуматҳо кофӣ нест ва он ҷалби тамоми аъзоёни ҷомеаро тақозо менамояд. Меъёрҳо ва принципҳои дар Конвенсия зикргардида танҳо ҳамон вақт воқеӣ мешаванд, агар нисбати онҳо эҳтиром гузошта шавад- дар оила, дар мактаб ва дигар муассисаҳо барои кӯдакон, дар ҷомеа ва дар тамоми сатҳи мудирӣ.

Бо назардошти он ки ҳисоботи даврии оянда барои Комитети СММ оид ба ҳуқуқҳои кӯдак то 24-уми ноябри соли 2015 дар назар аст, ман лозим мешуморам, ки дастрас намудани Қайдҳои хотимаӣ барои доираи васеътар саривақтӣ ба шумор меравад ва ин дар имкон медиҳад ки мо дар ҳамҷоягӣ фаъолият намуда, муқаррароти Конвенсияро дар бораи ҳуқуқи кӯдак дар амал татбиқи намоем.



Курбонова Рукия Атоевна,
Раиси Комиссияи назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак



Созмони Милали Муттаҳид
CRC/C/TJK/CO/2

КОНВЕНСИЯ ДАР БОРАИ ҲУҚУҚҲОИ КҶДАК

Комитет оид ба ҳуқуқҳои кӯдак

Иҷлосияи панҷову сеюм

11-29 январи соли 2010

Баррасии гузоришҳо, ки аз ҷониби давлатҳои ширкаткунанда мутобиқи моддаи 44 Конвенсия пешниҳод гардидаанд

Қайдҳои хотимаӣ: Тоҷикистон

1. Комитет гузориши дуҷуми даврии Тоҷикистонро (CRC/C/TJK/2) дар ҷаласаҳои 1471 ва 1473 худ, ки рӯзҳои 18 ва 19 январи соли 2010 ва дар ҷаласаи 1501, ки 29 январи соли 2010 баргузор гардида буданд, баррасӣ ва қайдҳои зерини хотимавиرو қабул намуд.

А. Муқаддима

2. Комитет пешниҳод намудани гузориши дуҷуми даврӣ, ҷавобҳои хаттӣ ба рӯйхати саволҳои худ, ҳамчунин муколамаи баргузоршудаи ошкоро ва асоснокро бо ҳайати олимақоми байниидоравии давлати ширкаткунанда хушпазирӣ менамояд.

В. Чораҳои минбаъда, ки аз ҷониби давлати ширкаткунанда андешида шудаанд, ва пешравии ба даст овардашуда

3. Комитет тасдиқи созишномаҳои байналмилалии зеринро пазируӣ менамояд:
 - а) Протоколи иловагӣ ба Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак марбут ба иштироки кӯдакон дар низоъҳои мусаллаҳона аз 5 августи соли 2002;
 - б) Протоколи иловагӣ ба Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак марбут ба хариду фурӯши кӯдакон, фоҳишагарӣ ва бараҳнатаравии кӯдакона аз 5 августи соли 2002;
 - в) Конвенсияи Ташкилоти Умумиҷаҳонии Меҳнат №182 дар бораи манъ ва чораҳои фаврӣ марбут ба решақан намудани шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакона аз 8 июни соли 2005;
 - д) Конвенсия бар зидди ҷинояткориҳои трансиллии муташаккил, ҳамчунин Протоколи онро пуррақунанда дар бораи пешгирии ва роҳ надодан ба хариду фурӯши одамон, махсусан занон ва кӯдакон ва ҷазо додан барои он ва Протокол бар зидди ғайриқонунӣ ворид намудани муҳоҷирон тавассути роҳҳои хушқигард, баҳрӣ ва ҳавоӣ аз 8 июли соли 2002;

4. Комитет бо рӯҳбаландӣ тағйиротҳои мусбиро дар соҳаи риояи ҳуқуқҳои инсон қайд менамояд, аз ҷумла:
 - a) дар соли 2001 таъсис додани Комиссия оид ба ҳуқуқҳои кӯдак, ки ба ҳайати он намоёндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва гурӯҳҳои ҷавонон дохил мешаванд, ҳамчунин дар соли 2003 таъсис додани шӯъбаҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак дар сатҳи ноҳиявӣ;
 - b) қабули барнома ва стратегияҳои миллӣ дар соҳаи ҳифзи саломатии кӯдакон, аз ҷумла марбут ба ВНМБ/АНМБ дар соли 2002, ҳамчунин дар соҳаи маълумоти кӯдакон дар соли 2002;
 - c) қабул намудани Қонун дар бораи баробарии мардону занон дар соли 2005, ҳамчунин Барномаи миллӣ барои давраи солҳои 2001-2010, дар соли 2001;
 - d) ворид намудани иловаҳо ба моддаҳои 130 «Хариду фурӯши одамон» ва 167 «Хариду фурӯши ноболиғон» Кодекси ҷиноятӣ дар соли 2004; ворид намудани тағйирот ба моддаи 89 Кодекси ҷиноятӣ, ки барои ноболиғоне, ки аввалин маротиба ҷиноят содир намудаанд, ҷазои нисбатан сабук пешбинӣ менамояд, дар соли 2004; қабули қонуни нав дар бораи мубориза бар зидди хариду фурӯши одамон, соли 2004.

С. Омилҳо ва мушкилоте, ки ба татбиқи конвенсия монеа мешаванд

5. Комитет қайд менамояд, ки солҳои охир давлати ширкаткунанда оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ ва мушкилоти ҷиддии иҷтимоӣ –иқтисодиро аз сар гузаронида, ҳамчунин ба таъсири бӯҳрони глобалии иқтисодӣ, камбизоатӣ ва коррупсияи васеъ паҳнгардида, ки ба кӯдакон таъсири манфӣ гузоштаанд, гирифта гардида буд.

Д. Мушкилоти асосӣ, ки боиси ташвиш ва тавсияҳо гардидаанд

1. Ҷораҳои умумии амалигардонӣ (моддаҳо 4, 42 ва банди 6 моддаи 44 Конвенсия)

Тавсияҳои қаблии Комитет

6. Ҷидду ҷаҳди давлати иштирокчиро марбут ба иҷрои қайдҳои хотимаӣ аз рӯи гузориши пешинаи давлати ширкаткунанда қайд намуда истода, Комитет дар таассуф аст, ки баъзе аз мушкилотҳои қайдгардида ва тавсияҳои пешниҳодшудаи он ба таври кофӣ ба назар гирифта нашудаанд ё иҷро нагардидаанд.
7. Комитет суботкорона аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал месозад, ки барои иҷрои он тавсияҳое, ки дар қайдҳои хотимаӣ аз рӯи гузориши аввала омада буданд, ва пурра иҷро нашудаанд ё қисман иҷро гардидаанд, тамоми ҷораҳоро андешанд, пеш аз ҳама тавсияҳо марбут ба зиёд намудани маблағҳои бучетӣ, ҷамъоварӣ намудани маълумот дар бораи шахсони то 18-сола, пешгирии дар муассисаҳои статсионарӣ ҷойгир намудани кӯдакон ва зӯрварӣ нисбати кӯдакон, беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ва таълимоти инклюзивӣ (фарогир), манъи меҳнати кӯдакона ва рушди низоми иҷрои адолати судӣ нисбати ноболиғон.

Қонунгузорӣ

8. Аз ҷониби давлати ширкаткунанда қабули чораҳои иловагии қонунгузорӣ ва маъмуриро, ки ба ҳуқуқҳои кӯдакон дахлдоранд, қайд намуда истода, Комитет дар баробари ин бо ташвиш қайд менамояд, ки қонунгузориҳои миллии тамоми муқаррароти дар Конвенсия зикргардида ба таври кофӣ инъикос наменамояд.
9. **Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки бо мақсади ворид намудани тағйирот ба қонунгузориҳои амалкунанда ё қабули қонунҳои нав бо назардошти тамоми муқаррароти дар Конвенсия инъикосгардида, қонунгузориҳои амалкунанда ва чораҳои дигарро пурра омӯзад.**

Ҳамоҳангсозӣ

10. Аз ҷониби давлати ширкаткунанда андешидани чораҳои гуногунро дар бораи ҳамоҳангсозии татбиқи Конвенсия пазироӣ намуда, аз ҷумла таъсиси Комиссия оид ба ҳуқуқҳои кӯдак, Комитет дар баробари ин аз нокифоя будани ҳамоҳангсозии маъмури ва ҳамкориҳои байниидоравии мақомотҳои давлатӣ, ки барои татбиқи Конвенсия дар сатҳи миллии ва маҳалӣ масъул мебошанд, ҳамчунин дар бораи норасоии захираҳои инсонӣ, техникаӣ ва молиявӣ изҳори таассуф баён менамояд.
11. **Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки механизми ҳамоҳангсозӣ ва баҳогузорию дар ҳамаи сатҳҳои идоракунӣ, аз ҷумла ҳамоҳангсозӣ дар сатҳи байниминтақавӣ ва байнивазиратӣ, мустақам карда шавад. Бар замми ин, Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки Комиссия оид ба ҳуқуқҳои кӯдакро бо мақом ва ваколати дахлдор, ҳамчунин захираҳои комили мувофиқи инсонӣ, молиявӣ ва техникаӣ таъмин гардонад.**

Мониторинги мустақил

12. Комитет дар соли 2009 таъсис додани Дафтари ваколатдор оид ба ҳуқуқҳои инсонро пазироӣ намуда қайд менамояд, ки ваколатдор дорои ҳуқуқи тафтиш намудани аризаҳои шаҳрвандон, аз ҷумла кӯдакон, ҳамчунин бо ташаббуси худ амал карданро дорад. Дар баробари ин Комитет аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки Дафтари мазкур ҳифзи кофии манфиатҳои муайяни кӯдаконро, бо назардошти доираи умумии ваколаташ, таъмин карда наметавонад.
13. **Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:**
 - а) **мувофиқати пурраи сохтор ва вазифаҳои Дафтари ваколатдор оид ба ҳуқуқҳои инсонро ба принципҳои, ки ба мақоми муассисаҳои миллии оид ба дастгирӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсон (принсипҳои Париж, замима ба қарори 48/134 Ассамблеяи генералӣ), бо назардошти қайди тартиби умумии № 2 (соли 2002) аз ҷониби Комитет қабулшуда дар бораи нақши муассисаҳои мустақили миллии ҳифзи ҳуқуқ дар қорӣ дастгирӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсон алоқаманд мебошанд, таъмин намояд;**

- b) **Дафтари Ваколатдор оид ба ҳуқуқҳои инсонро бо мақсади иҷрои вазифаҳои захираҳои дахлдори молиявӣ, техникӣ, инсонӣ ва моддӣ таъмин намояд;**
- c) **имконияти таъсис додани вазифаи шахси ваколатдор оид ба ҳуқуқҳои кӯдакро барои татбиқи назорати иҷрои Конвенсия дар сатҳи миллӣ ва маҳаллӣ бо роҳи таъмин намудани дастрасии кӯдакон ба чунин механизм, ваколатдор намудани қабул ва тафтиши арзу шикоятҳо дар бораи вайрон намудани ҳуқуқҳои кӯдакон бо назардошти манфиати кӯдак ва барои баррасии самарабахши он таъмин намудан бо захираҳои зарурии инсонӣ, молиявӣ ва техникӣ ба назар гирад.**

Нақшаи амали миллӣ

14. **Комитет дар соли 2003 қабул намудани Нақшаи амали миллиро оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак барои солҳои 2003-2010 ва таъсиси Комиссия оид ба ҳуқуқҳои инсонро, ки иҷрои Нақшаи амалро ҳамохангсозӣ менамояд, маъқул медонад, лекин аз набудани ягон механизм барои гузаронидани чораҳои минбаъда ва назорати иловагӣ барои иҷрои он, аз ҷумла бо сабаби нарасидани захираҳои дахлдор изҳори таассуф менамояд.**
15. **Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки Нақшаи амали миллӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак ҳаммаи соҳаҳои Конвенсияро дар бар гирад ва ҳуҷҷати хотимавӣ бо номи «Олами мувофиқ барои кӯдакон»-ро, ки аз ҷониби Ассамблеяи Генералӣ дар иҷлосияи махсуси он оид ба вазъи кӯдакон дар соли 2002 қабул шуда буд, ва ҳамчунин натиҷаҳои дар соли 2007 гузаронидашудаи шарҳи миёнамуддатро ба назар гирад. Ба ғайр аз ин, Комитет тавсия медиҳад, ки ба Комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак, ки барои иҷрои Нақшаи амали миллӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак ҷавобгӯ аст, бо мақсади иҷрои ваколатҳои худ захираҳои кофӣ инсонӣ ва молиявӣ пешниҳод намояд. Комитет ҳамчунин ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки барои муайян намудани комёбиҳои бадастомода ва камбудии имконпазир механизмҳои пайгирӣ ва баҳогузорию ба роҳ андозад.**

Чудо намудани захираҳо

16. **Комитет ислоҳоти дар соҳаи мабалағгузорию бахшҳои маориф ва тандурустӣ гузаронидашударо маъқул медонад. Бо вучуди ин қайд менамояд, ки мабалағгузорӣ дар соҳаи тандурустӣ, маориф ва ҳифзи иҷтимоӣ ниҳоят кам буда, ҳиссаи ниҳоят пасти ММД (маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ)-ро ташкил медиҳанд. Комитет қайд менамояд, ки дар натиҷаи бӯҳрони ҷаҳонии иқтисодӣ интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнати Тоҷикистонӣ аз хориҷи кишвар, ки ҳиссаи назарраси (30%) ММД-ро ташкил мекунад, яку яқбора кам шуд. Ба ғайр ин, Комитет набудани маълумот дар бораи барномаҳои ҷории моддӣ ва механизмҳои мониторинги онҳоро қайд мекунад. Комитет қайд мекунад, ки давлати ширкаткунанда бояд барои таъмини идораи шаффоф ва самарабахши маблағҳои буҷетӣ ва баҳогузорию таъсири мабалағгузорӣ ба кӯдакон корҳои зиёдеро анҷом диҳад.**
17. **Комитет тавсия медиҳад, ки риояи моддаи 4 Конвенсия ҳаматарафа тавассути бандҳои зерин таъмин карда шавад:**

- a) зиёд намудани маблағҳои бучетӣ барои соҳаи маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии кӯдакон, ҳамчунин мустаҳкам намудани самарабахшии низомҳои мавҷуда;
- b) таҳияи барномаҳои стратегии бучетӣ, ки ба паст кардани нобаробарӣ ва зери ҳадаф қарор додани ҳуқуқҳои гурӯҳҳои дорои мушкилот равона гардидаанд, аз ҷумла кӯдакони маъюб, кӯдакони камбизоат, кӯдаконе, ки дар ноҳияҳои дурдаст зиндагонӣ мекунад, кӯдакони мубталои ВНМБ, бемории АНБ, یتимон, духтарон ва дигарон;
- c) мустаҳкам намудани лаёқатҳои кори шахсони мансабдори давлатӣ дар самти таҳия намудани бучет, банақшагирӣ, мониторинг ва баҳогузори таъсири маблағгузорӣ дар сатҳи миллий ва маҳаллӣ;
- d) таъсиси низоми мониторинг ва баҳогузори барои барномаҳои гуногуни мавҷудаи ба таври субсидӣ маблағгузоришуда;
- e) таъсиси низоми шаффоф бо мақсади решакан намудани фасод ва таъмини он, ки маблағҳои барои эҳтиёҷоти кӯдакон пешбинишуда то ба истифодабарандагонии худ расонида шаванд.

Чамъоварии маълумот

18. Аз ҷониби давлати ширкаткунанда саъю кӯшишҳои муайяни пешгирифташударо қайд намуда истода, Комитет дар баробари ин то ҳол аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки маълумот дар бораи шахсони то 18-сола марбут ба ҳуқуқҳои дар Конвенсия пешбинишуда бо мақсади баҳогузори намудани пешравиҳо ва пешбинӣ намудани чораҳои сиёсӣ барои татбиқи Конвенсия ба таври мунтазам чамъ ва аниқ карда намешаванд.
19. Комитет дар бораи тавсияи пешинаи худ ба давлати ширкаткунанда оид ба таъмини чамъоварии маълумот дар бораи шахсони то 18-сола ёдрас менамояд. Комитет махсусан қайд менамояд, ки чунин маълумот барои гузаронидани таҳлили вазъи кӯдакон ва таҳияи сиёсати мақсаднок зарур мебошанд. Комитет тавсия медиҳад, ки маълумотеро, ки аз ҷониби Кумитаи давлатии омор чамъ ва коркард карда мешавад, бояд аз рӯи синну сол, ҷинс, вазъи ҷуғрофӣ, мансубияти этникӣ ва пайдоиши иҷтимоиву иқтисодӣ ҷудо намояд ва барои хабардорнамоии мақомоти директивӣ самарабахш истифода барад, ҳамчунин кӯшиш намояд, ки иқтидори муассисаҳои давлатӣ оид ба таҳлили маълумотҳо мустаҳкам карда шавад. Комитет боз ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки вобаста ба ин барои кӯмаки техникӣ муроҷиат намояд, аз ҷумла ба Хазинаяи кӯдакони СММ.

Паҳн намудани маълумот дар бораи Конвенсия ва омода намудани мутахассисон

20. Комитет қидду ҷаҳди андешидаро оид ба васеъ намудани хабардоркунии аҳоли дар бораи Конвенсия ва махсусан дохил намудани масъалаҳои ҳуқуқҳои инсон ба барномаҳои таълимӣ дар мактабҳои олии ва эълон намудани Рӯзи миллии ҳуқуқҳои инсон, ҳамчунин нашри китобчаҳо, плакатҳо бахшида ба ҳуқуқҳои кӯдак ва мақолаҳо дар рӯзномаҳо бахшида ба ҳуқуқҳои инсонро маъқул медонад. Ҳаминро қайд намуда истода, ки аксарияти чорабиниҳо марбут ба паҳн намудани маълумот ва тайёр намудани мутахассисон бо дастгирии Хазинаяи кӯдакони СММ ё бо иштироки ташкилотҳои ғайридавлатӣ

танҳо дар баъзе ноҳияҳо гузаронида шуда буданд, Комитет дар баробари ин аз набудани муносибати доимӣ ва устувор дар соҳаи мазкур изҳори нигаронӣ мекунад.

21. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки барномаи доимӣ ва дарозмуддатро оид ба паҳн намудани маълумот дар бораи татбиқи Конвенсия дар байни кӯдакон, падару модарон, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳамаи бахшҳо ва сатҳи идоракунӣ дар сар то сари кишвар таҳия намояд. Чунин барнома бояд таҳияи барномаи омодагиро барои ҳамаи гурӯҳҳои мутахассисон, ки бо кӯдакон ва барои манфиати кӯдакон кор мекунанд, пешбинӣ намояд. Комитет аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал месозад, ки вобаста ба ин барои кӯмаки техникӣ муроҷиат намояд, аз ҷумла ба Ҳазинаи кӯдакони СММ ва муассисаҳои дигари дахлдор.

Ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ

22. Комитет ҷидду ҷаҳди давлати иштирокчиро марбут ба ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ба раванди татбиқи Конвенсия тавассути таъмини иштироқи фаъолонаи он ба фаъолият оид ба баландбардории маълумотнокӣ ва тайёр намудани мутахассисон қайд менамояд. Дар баробари ин Комитет аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки қисмати зиёди чунин ҳамкорӣ ба татбиқи лоиҳаҳо асос меёбанд ва давлати ширкаткунанда аксар вақт барои татбиқи баъзе муқаррароти Конвенсия ба ташкилотҳои ғайридавлатӣ тақия менамояд ва онҳоро бо захираҳои зарурӣ, чораҳои сиёсӣ ва муқаррароти роҳбарикунанда таъмин наменамояд.
23. Комитет давлати ширкаткунандаро оид ба тавсияҳои пешинаи худ дар бораи омӯзиши имконияти ҷалби мунтазами ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳамаи марҳилаҳои татбиқи Конвенсия, аз ҷумла таҳияи сиёсат хотиррасон менамояд. Ба ғайр аз ин, Комитет аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал месозад, ки ташаббусҳои ба мустақамкунии нақши СҶД равонагардидаро дастгирӣ намояд. Комитет минбаъд ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки тавсияҳои аз ҷониби Комитет дар рӯзи муҳокимарониҳои умумӣ дар мавзӯи «Бахши хусусӣ ба сифати таҳвилгари хизматрасонӣ ва нақши он дар қори татбиқи ҳуқуқҳои кӯдак» қабулгардидаро, ки рӯзи 29 сентябри соли 2002 баргузор гардида буд, ба роҳбарӣ гирифта татбиқи Конвенсияро пурра ба зиммаи худ гирад.

2. Муайян намудани мафҳуми «кӯдак» (моддаи 1 Конвенсия)

24. Комитет аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки ҳадди ақали бо қонун пешбинишудаи синну соли издивоҷ дар Тоҷикистон 17-сола мебошад.
25. Комитет суботкорона аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал месозад, ки аз сари нав ҳадди ақали синну соли издивоҷро барои занон ва мардон аз синни 18 муқаррар кунад, чуноне ки аз ҷониби Комитет оид ба пешгирии ҳуқуқпоймолкунӣ нисбати занон дар соли 2007 тавсия дода шуда буд.

3. Принципҳои асосӣ (моддаҳои 2,3, 6 ва 12 Конвенсия)

Роҳ надодан ба ҳуқуқпоймолкунӣ

26. Тағйиротҳои қонунгузорӣ ва чораҳои қабулшударо бо мақсади роҳ надодан ба ҳуқуқпоймолкунӣ нисбати занон ва духтарон эътироф намуда истода, Комитет чун ҳарвақта аз маҳдуд будани риояи ин қонунҳо ва ҳуқуқпоймолкунии дар асл вучуддошта нисбати духтарон изҳори нигаронӣ мекунад. Комитетро сатҳи баланди ба мактаб ҷалб нашудани духтарон дар деҳот бо сабаби рафторҳои манфии анъанавӣ ва динӣ оиди нақши духтарон ва занон дар ҷомеа маҳсусан ба ташвиш меорад. Ба ғайр аз ин, Комитетро муносибатҳои таъбизнок ва раво дидани таъбиз нисбати кӯдакони имконияташон маҳдуд, кӯдакони дар муассисаҳои статсионарӣ қарордошта ва кӯдакони деҳот ба ташвиш меорад.
27. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки барои риояи қонунгузориҳои амалкунанда тамоми чораҳои заруриро андешад ва кафолат диҳад, ки ҳамаи кӯдакони дар зери салоҳияти он қарордошта, маҳсусан духтарон, кӯдакони имконияташон маҳдуд, кӯдакони дар муассисаҳои статсионарӣ қарордошта, кӯдаконе, ки дар деҳот зиндагонӣ мекунад ва гурӯҳҳои дигарӣ осебпазири кӯдакон бе ҷой доштани ягон таъбиз аз ҳамаи ҳуқуқҳои дар Конвенсия пешбинӣшуда, ки он дар Моддаи 2 дарҷ гардидааст, бархӯрдор бошанд. Ба ғайр аз ин, Комитет тавсия медиҳад, ки давлати ширкаткунанда хизматрасонии иҷтимоиро барои гурӯҳи кӯдакони бештар осебпазир самти афзалиятнок ва мувофиқи мақсад ба назар гирад. Комитет аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал месозад, ки дар байни аҳолии маърақаҳои маърифатнокии ҳамҷонибаро оид ба пешгирӣ ва аз байн бурдани назарҳои манфии анъанавӣ ва динӣ, аз ҷумла таъбиз аз рӯи ҷинсро амалӣ намояд.
28. Комитет дархост менамояд, ки дар гузориши навбатии даврӣ маълумоти муфассалро оид ба чораҳо ва барномаҳо марбут ба иҷрои Конвенсия аз тарафи давлати ширкаткунанда дар пайгирӣ бо Эълумия ва Барномаи Амали Дурбан, ки соли 2001 дар Конфронси умумичаҳонӣ оид ба мубориза бар зидди наҷодпарастӣ, таъбизи наҷодӣ, ксенфобия ва таҳаммулнопазирии ба он алоқаманд ва Конфронси моҳи апрели соли 2009 оид ба шарҳи раванди Дурбан қабул гардидаанд, ва ҳамчунин бо назардошти қайдҳои аз ҷониби Комитет қабулшудаи тартиби умумӣ №1 дар бораи мақсадҳои таълимот дохил намояд.

Манфиатҳои беҳтарини кӯдак

29. Комитет қайд менамояд, ки давлати ширкаткунанда принциби таъминоти беҳтарини манфиатҳои кӯдакро дар қонунгузориҳои худ дохил намудааст, аз ҷумла дар Кодекси оила. Дар баробари он аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки принциби мазкур то ҳол дар қонунгузорӣ инъикоси кофӣ худро наёфтааст.
30. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки бо мақсади таъмин намудани принциби манфиатҳои беҳтарини кӯдак тибқи Моддаи 3 Конвенсия, ҳамгирой намудани он ба тамоми муқаррароти қонунӣ ва татбиқи он дар амал, дар низоми адлия ва маъмури, дар барномаҳо, лоиҳаҳо ва хизматрасониҳои, ки барои кӯдакон натиҷабарх аст, тамоми чораҳои заруриро андешад.

Эҳтироми фикру ақидаи кӯдак

31. Комитет воқеиятеро, ки Кодекси оила ӯҳдадории ба назар гирифтани фикру ақидаи кӯдакро пешбинӣ менамояд, бахусус дар вақти чудошавии оилаҳо, пазирой мекунад ва дар баробари ин Комитет аз он изхори нигаронӣ мекунад, ки ҳуқуқи кӯдак ҳангоми ба назар гирифтани фикру ақидаи ӯ дар ҳамаи мувофиқаҳои судӣ ва маъмурӣ ба дараҷаи кофӣ риоя карда намешавад ва эҳтироми фикру ақидаи кӯдак дар мактабҳо, муассисҳои статсионарӣ ва махсусан дар оила бо сабаби муносибати анъанавии нисбати кӯдак вучуддошта маҳдуд аст.
32. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки чидду чаҳди худро оиди иҷрои моддаи 12 Конвенсия давом ва ҷоннок намояд ва эҳтироми назари кӯдакро дар ҳамаи ҷабҳаҳо дастгирӣ намояд, аз ҷумла:
 - а) бо мақсади ҷоннок намудани ҷораҳо оид ба таъмини ҳуқуқҳои кӯдак ба изхори назари худ дар рафти ҳар гуна мувофиқаҳо, ки ба ҳуқуқҳои кӯдак дахл дошта метавонанд, махсусан вақте ки қарор аз ҷониби муассисаҳои таъминоти иҷтимоӣ, суд ва мақомоти маъмурӣ қабул карда мешавад, аз ҷумла дар сатҳи маҳал, тамоми ҷораҳои зарурӣ андешида шавад;
 - б) таҳия намудани муносибати муназзам ва стратегия бо иштироки пешвоёни ҷомеа ва дин, СҒХ, мутахассисоне, ки бо кӯдакон кор мекунанд, аз ҷумла омӯзгорон, кормандони иҷтимоӣ, ҳамчунин ҳуди кӯдакон бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳонии аҳоли тавассути барномаҳои аниқ ва мақсаднок, ки муносибати эҳтиромонаро нисбати кӯдакон дар оила, мактаб, ҷомеа ва умуман дар байни аҳоли тарғиб менамоянд;
 - в) ба назар гирифтани қайди аз ҷониби Комитет қабулшудаи тартиби умумии №12 (соли 2009) дар бораи ҳуқуқи кӯдак ба гӯш карда шудан.

4. Ҳуқуқи озодиҳои шахрвандӣ (моддаҳои 7,8,13-17, 19 ва 37 (а)-и Конвенсия)

Бақайдгирии таваллуд

33. Чидду чаҳди давлати иштирокчиро оид ба дастгирии бақайдгирии саривақтии таваллуди кӯдакон қайд намуда истода, аз ҷумла тайёр намудани кормандони беморхонаҳо ва муассисаҳо оид ба бақайдгирии таваллудҳо, ҳамчунин гузаронидани маърақаҳои иттилоотӣ-маърифатӣ ва кам кардани пардохт барои бақайдгирӣ, Комитет дар баробари ин аз он изхори нигаронӣ мекунад, ки дар ноҳияҳои дурдаст вазъият оид ба бақайдгирии таваллудҳо пурра амалӣ карда намешавад. Ба ғайр аз ин Комитетро он чиз ба ташвиш овардааст, ки дар баъзе оилаҳои шахрҷой кӯдакон бо сабаби пардохти муқарраршуда ба қайд гирифта намешаванд.
34. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки барои аз байн бурдани тамоми монеаҳои маъмурӣ ва молиявӣ, ки барои ба қайд гирифтани фарзандон ба падару модарон ҳалал мерасонанд, харҷи ғайриҷароӣ кӯшиш намояд ва бақайдгирии ройгон ва саривақтии таваллудро таъмин намояд, махсусан дар деҳот, ҳамчунин даъват менамояд, ки бунгоҳҳои сайёри бақайдгирӣ ва шӯъбаҳои бақайдгирӣ дар мактабҳо ва муассисаҳои тиббӣ таъсис диҳад. Ба ғайр аз ин, Комитет тавсия медиҳад, ки маърақаҳои миллӣ оид ба баланд бар-

доштани хабардоркунӣ оиди муҳим будани бақайдгирии таваллуди кӯдакон гузаронида шаванд.

35. Комитетро маҳдуд будани дастрасӣ ба маълумот оид ба оилаи биологӣ, ҳамчунин дар ҳолатҳое, ки зани бешавҳари танҳо кӯдак таваллуд мекунад, маҳдуд будани имконияти кӯдак барои гирифтани маълумот дар бораи падари худ, ҳамчунин имконияти барқарор намудани алоқаи ҳешутаборӣ ба ташвиш меорад.
36. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки барои пешниҳоди дастрасӣ ба маълумот дар бораи падару модари биологӣ, аз ҷумла додани имконият барои муайян намудани риштаи ҳешутаборӣ бо воситаҳои гуногун, аз ҷумла гузаронидани таҳлили ҚДН тамоми чораҳои заруриро андешад.

Шиканча ва шаклҳои дигари муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайринсонӣ ё обрӯи шахсро пасткунанда

37. Онро қайд намуда, ки дар байни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ курсҳои омодагии касбӣ ташкил ва аз ҷониби ташкилотҳои ғайридавлатӣ гузаронида шудаанд, Комитет дар баробари ин аз набудани барномаи ҳатмии омодагии касбӣ барои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба ҳуқуқҳои кӯдак ихори таассуф менамояд. Комитетро маълумотҳо дар бораи муносибати бераҳмона нисбати кӯдакон дар муассисаҳои статсионарӣ барои кӯдакони имконияташон маҳдуд ва набурдани тафтишоти ҷунин ҳодисаҳо махсусан ба ташвиш меорад.
38. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки дар мубориза бар зидди шиканча ва шаклҳои дигари муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайринсонӣ ё обрӯи шахсро пасткунанда чораҳои зарурӣ андешад, аз ҷумла тавассути ба роҳ андохтани барномаҳои омӯзишии муназзам дар сатҳи миллӣ ва маҳаллӣ барои ҳамаи мутахассисоне, ки бо кӯдакон ва ба манфиати кӯдакон барои пешгирӣ ва ҳифз намудани кӯдакон аз шиканча ва дигар шаклҳои муносибати бераҳмона қор мекунанд. Ба ғайр аз ин, Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки маълумотҳоро марбут ба шиканча ва муносибати бераҳмона нисбат ба кӯдакон, махсусан кӯдакони дар муассисаҳои статсионарӣ қарордошта тафтиш намояд ва бо мақсади андешидани чораҳои зарурӣ барои ҷорӣ намудани адолат аз болои ҳуқуқвайронкунанадгони таҳминӣ тафтишоти мунтазам ва доимии ҳамаи ҳодисаҳои бақайдгирифташударо ба роҳ монад.

Ҷазои ҷисмонӣ

39. Комитет саъю кӯшиши давлати иштирокчиро оид ба баланд бардоштани маълумотноки оид ба масъалаи зӯроварӣ нисбати кӯдакон қайд менамояд, аз ҷумла гузаронидани «Маърақаҳо оид ба ҳифзи кӯдакон аз таҳқир», ҳамчунин таъсиси марказҳои офият барои занон ва кӯдакон. Дар баробари ин Комитет аз он афсӯс меҳӯрад, ки гузаронидани ҷунин фаъолият бо минтақаҳои муайяни кишвар маҳдуд мебошанд ва ҷазои ҷисмонӣ бо қонунгузориҳои дохилӣ манъ карда нашудааст ва ба сифати методи нигоҳдории интизом дар оила, мактабҳо ва муассисаҳои статсионарӣ васеъ истифода мешавад. Комитет оиди набудани маълумотҳо дар бораи ҷазои ҷисмонии кӯдакон аз ҷониби

- падару модарон, омӯзгорон ва кормандони муассисаҳои статсионарӣ изҳори таассуф менамояд.
40. **Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки феврал:**
- a) оид ба ҳолати истифода шудани ҷазои ҷисмонӣ дар ҳама ҷойҳо тадқиқот гузаронад;
 - b) қонунгузорию қабул намояд, ки аниқ ҳама гуна шаклҳои ҷазои ҷисмониро дар ҳамаи ҷойҳо манъ мекарда бошад;
 - c) маъракаи маърифатӣ оиди таъсири манфии ҷазои ҷисмонӣ ба кӯдакон ташкил намояд ва омодагиро ба омӯзгорон, падару модар, роҳбарони ҷамоатҳо ва кормандони муассисаҳои ислоҳотӣ пешниҳод намояд;
 - d) ҳодисаҳои маълумот дар бораи ҷазои ҷисмониро тафтиш намояд ва чораҳои ҷазои заруриро истифода барад.
41. **Бо истинод ба тадқиқоти Котиботи Генералии СММ оид ба масъалаи зӯрварӣ нисбати кӯдакон, Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки барои татбиқи тавсияҳо, ки дар тадқиқоти СММ оид ба масъалаи зӯрварӣ нисбати кӯдакон омадаанд (A/61/229) бо назардошти натиҷаҳои ҷаласаи минтақавии машваратӣ барои кишварҳои Авруп ва Осиёи Марказӣ (ки рӯзҳои 5-7 июли соли 2005 дар Словения баргузор гардид) тамоми чораҳои заурриро андешад. Аз ҷумла Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:**
- i. ҳама гуна шаклҳои зӯрварӣ нисбати кӯдакро манъ намояд;
 - ii. ӯҳдадориро ва фаъолияти амалиро дар сатҳи миллӣ ва маҳаллӣ мустаҳкам намояд;
 - iii. арзишҳоеро тарғиб намояд, ки бо зӯрварӣ алоқаманд нестанд, ва сатҳи огоҳонии ҷомеаро баланд бардоранд;
 - iv. Лаёқати кормандоне, ки бо кӯдакон ва ба манфиати кӯдакон кор мекунанд баланд бардоранд;
 - v. гунаҳкоронро ба ҷавобгарӣ кашад ва ба бечазой хотима бахшад;
 - vi. Хизматрасониҳои офиятбахшӣ ва ҳамгириро ба ҷомеа амалӣ намояд;
 - vii. низоми ҷамъ намудан ва таҳлили маълумотҳоро дар сатҳи миллӣ таҳия ва ҷорӣ намояд;
- a) мавриди истифода қарор додани тавсияҳои дар тадқиқот омада ба сифати дастур барои амадигардонии фаъолият дар шарикӣ бо ҷомеаи шахрвандӣ, ва махсусан иштироқи кӯдакон, бо мақсади таъмини ҳифзи ҳар як кӯдак аз ҳар гуна шакли зӯрварии ҷисмонӣ, шахвонӣ ва психологӣ, ва ҷоннок намудани чораҳои аниқ, ва дар ҳолатҳои зарурӣ ба мӯҳлати муайян равонгардида оид ба роҳ надодан ва пешгирии намудани чунин зӯрварӣ ва таҳқир;
 - b) дар гузориши навбатии даврӣ пешниҳод намудани маълумот дар бораи аз ҷониби давлати ширкаткунанда иҷро гардидани тавсияҳои дар тадқиқот омада;
 - c) барои кӯмаки техникӣ муроҷиат намудан ба намоёнҳои махсуси Котиби Генералӣ оид ба масъалаи зӯрварӣ нисбати кӯдакон, УВКПЧ, Ҳазинаи кӯдакони СММ ва Ташкилоти умумичаҳонии тандурустӣ, ҳамчунин муассисаҳои дигари дахлдор, аз ҷумла Ташкилоти Умумичаҳонии Меҳнат, ЮНЕСКО, УВКБ, ЮНОДК, ҳамчунин ба ташкилотҳои ғайридавлатии ҳамкорикунда.

5. Муҳити оилавӣ ва нигоҳубини алтернативӣ (моддаҳои 5, 18 (бандҳои 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (банди 4) ва 29 Конвенсия)

Муҳити оилавӣ ва ӯҳдадорихоӣ падару модар

42. Комитет муқаррароти дар Кодекси оила пешбинишударо дар бораи он, ки ҳамаи масъалаҳои ба тарбияи кӯдакон алоқаманд аз ҷониби падару модарон дар мувофиқаи тарафайн, бо назардошти манфиатҳои беҳтарини кӯдак ва бо назардошти фикри онҳо ҳал карда мешаванд қайд мекунад. Бо вучуди ин Комитет аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки аксарияти падару модарон бо сабаби иқтисодӣ афзалият медонанд ки кӯдакони худро ба муассисаҳои статсионарӣ супоранд ва аксарияти оилаҳо оқибатҳои манфии ба муассисаҳои статсионарӣ супоридани фарзандонашонро ба инкишофи кӯдак дарк намекунанд.
43. **Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:**
- а) расондани кӯмак ба оилаҳо, то ки онҳо ӯҳдадорихоӣ падару модарии худро иҷро карда тавонанд тавассути, аз ҷумла, мустаҳкам намудани сохтори оила ва ба танзим даровардани шабакаи иҷтимоии ҳифзи кӯдакон дар сатҳи ҷомеа;**
 - б) татбиқи намудани барномаҳои кӯмаки иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба оилаҳо ва диққати махсус додан ба оилаҳои нисбатан осебпазир, аз қабили оилаҳое, ки ё модар ё падар надоранд, бо мақсади роҳ надодан ба ҷойгиркунонии кӯдакон ба муассисаҳои статсионарӣ;**
 - с) баланд бардоштани сатҳи огоҳонии аҳоли дар бораи оқибатҳои манфии ба муассисаҳои статсионарӣ супоридани кӯдак ба инкишофи кӯдак;**
 - д) дастгирӣ намудани рушди хизматрасониҳо дар сатҳи ҷомеа ва хизматрасонии ҳо, ки барои беҳдошти кӯдак дар оила нигаронида шудаанд.**

Кӯдакони бепарастор

44. Саъю кӯшишиш давлати иштирокчиро оиди ба муассисаҳои статсионарӣ равона накардани кӯдаконро қайд намуда истода, Комитет дар баробари ин аз он изҳори нигаронӣ менамояд, ки дар давраи ҳисоботӣ шумораи кӯдаконе, ки ба муассисаҳои статсионарӣ ҷой дода шуданд 38% зиёд шудааст. Комитетро тамоюли нави муваққатан ба муассисаҳои давлатии парасторӣ супоридани кӯдакон бо мақсади муҳочирати падару модарон махсусан ба ташвиш овардааст. Комитет аз он дар таассуф аст, ки нигоҳубини алтернативии кӯдакони бепарастор ба ғайр аз равона намудан ба муассисаҳои статсионарӣ дар шакли дигар кам дида мешавад, ҳол он ки шароити нигоҳдории кӯдакон дар муассисаҳои стасионарӣ номусоид мебошанд ва давлат аз рӯи риояи меъёрҳои нигоҳубини назорат намебарад.
45. **Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:**
- а) идома додани саъю кӯшиш оид ба андешидани ҷораҳо, ки ба деинститутсионализатсия дар сар то сари кишвар равона гардидаанд;**
 - б) беҳтар намудани сифати нигоҳубин дар муассисаҳои статсионарӣ барои кӯдакон ва пешбинӣ намудани механизми назорати риояи меъёрҳои ҷунин нигоҳубинкунӣ;**

- с) барқарор намудани меъёрҳои аниқ барои муассисаҳои мавҷуда оид ба нигоҳубини кӯдак ва таъмини гузаронидани тафтишотҳои даврии шароити зисти кӯдакон дар ҳамаи ноҳияҳои давлати ширкаткунанда бо назардошти моддаи 25 Конвенсия ва супоришҳои роҳбарикунанда оид ба нигоҳубини алтернативии кӯдак (A/RES/64/142).

Фарзандхондӣ

46. Комитет чунин ташаббусҳои аз ҷониби давлати ширкаткунанда андешидашударо, аз қабилӣ ҷорӣ намудани маҳдудиятҳо ба писархондӣ /духтархондӣ шаҳрвандони хориҷӣ бо сабаби набудани назорати кофӣ аз болои чунин писархондиҳо/духтархондиҳо пазирой мекунад. Ба ғайр аз ин, Комитет ӯҳдадорӣ дар рафти мусоҳиба изҳоргардидаи давлати иштирокчиро марбут ба ворид намудани тағйироти дахлдор ба қонунгузорӣ дар бораи духтархондӣ/писархондӣ бо мақсади он, ки қонунгузорӣ принсипи таъмини беҳтарини манфиатҳои кӯдакро пешбинӣ менамояд, пазирой мекунад. Бо вучуди ин, Комитетро чун ҳарвақта низоми амалкунандаи писархондӣ/духтархондӣ, ки интихоб ва назорати падару модари эҳтимолиро пешбинӣ наменамояд, ба ташвиш меорад.
47. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:
- шомил шудан ба Конвенсияи Гаага аз соли 1993 дар бораи ҳифзи кӯдакон ва ҳамкорӣ дар масъалаҳои писархондӣ/духтархондӣ байналмилалӣ;
 - қабул намудани қонунгузории нав дар бораи писархондӣ/духтархондӣ мутобиқи моддаи 21 Конвенсия ва тартиботе, ки дар Конвенсияи Гаага (соли 1993) пешбинӣ шудааст;
 - таъсиси механизми интихоб ва назорат барои муайян намудани лоиқ будани падару модари эҳтимоли ва таъмини риояи беҳтарини кӯдаке, ки ба писархондӣ қабул карда мешавад;
 - таъсиси мақоми марказӣ оид ба масъалаҳои писархондӣ/духтархондӣ ва ба он пешниҳод намудани ваколатҳои муайян ва захираҳои мувофиқи инсонӣ ва молиявӣ;
 - мурочиат намудан барои кӯмаки техникӣ ва омодагӣ, аз ҷумла ба Конфронси Гаага.

Зӯроварӣ дар оила

48. Комитет таъсиси Шӯъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ ба оила ва кӯдаконро дар сохтори Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ, ҳамчунин таҳияи барномаҳои омӯзиширо барои кормандони иҷтимоии Шӯъбаи мазкур маъқул медонад. Бо вучуди ин Комитетро паҳншавии васеи зӯроварӣ дар оила, махсусан нисбати занон ва духтарон саҳт ба ташвиш меорад. Ба ғайр аз ин, Комитетро қобили қабул будани зӯроварии васеъ паҳнгардида, ҳамчунин бе ҷазо мондани шахсоне, ки чунин амалҳоро содир мекунад, бо сабаби набудани қонунгузорӣ, барномаҳои иҷтимоӣ ва нақшаҳои миллӣ оид ба роҳ надодан, решақан намудан ва таъқиби зӯроварӣ нисбати занон ва кӯдакон саҳт ба ташвиш меорад.
49. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:

- a) қабул намудани қонунгузорӣ оид ба ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ аз зӯрварӣ дар хона;
- b) таҳия намудани нақшаи миллӣ оид ба пешгирӣ ва решакан намудани зӯрварӣ нисбати қонун ва духтарон, аз ҷумла маълумотдиҳӣ ва маърифатнок кардани аҳоли дар бораи роҳ надодан ба зӯрварӣ дар оила, таъмин намудани мустаҳкамкунии иқтисодии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва суд, пешниҳод намудани ҳифз ва офияти ҷабрдидагон, ҳамчунин пешбинӣ намудани ҷазои шахсоне, ки ҷунин амалҳоро содир менамоянд;
- c) иҷро намудани тавсияҳое, ки дар соли 2007 аз ҷониби Комитет оид ба барҳам додани ҳуқуқпоёмолкунӣ нисбати қонун марбут ба зӯрварӣ дар оила пешниҳод гардида буданд.

6, Хадамоти умумии тиббӣ ва беҳдошт (моддаҳои 6, 18 (банди 3), 23,24, 26, 27 (банди 1-3) Конвенсия)

Кӯдакони имконияташон маҳдуд

50. Комитет изҳори таассуф менамояд, ки дар Тоҷикистон ба муассисаҳои статсионарӣ рағбати намудани кӯдакони имконияташон маҳдуд таҷрибаи умумӣ ба ҳисоб меравад. Комитет таъсиси гурӯҳи коршиносонро, ки вазъи кӯдакони имконияташон маҳдудро таҳлил менамояд, пазири менамояд, лекин аз он дар таассуф аст, ки муассисаҳои статсионарӣ барои кӯдакони имконияташон маҳдуд маълумоти босифат, хизматрасонии офиятбахшӣ ва ба даст овардани малақаҳои зарурӣ пешниҳод намекунанд. Ба ғайр аз ин, Комитет шароитҳои номусоид дар ҷунин муассисаҳо ва нарасидани ғизо, ҳамчунин маҳдудияти ҷораҳо оид ба ҳамгироии кӯдаконро қайд менамояд.
51. **Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:**
- a) андешидани ҷораҳо оид ба паст кардани сатҳи ба муассисаҳои статсионарӣ рағбати кӯдакони имконияташон маҳдуд ва бо роҳи пешниҳод намудани нигоҳубини дахлдор расонидани кӯмак ба оилаҳое, ки кӯдакони имконияташон маҳдуд доранд, аз ҷумла тақмили малақаҳои падару модар ва таъмини онҳо бо воситаҳои кофӣи молиявӣ ва кӯмаки зарурӣ бо мақсади паст кардани сатҳи ба муассисаҳои статсионарӣ рағбати намудани кӯдакони имконияташон маҳдуд;
 - b) ҷоннок намудани ҷидду ҷаҳд оид ба гузаронидани маърақаҳои иттилоотиву маърифатӣ бо мақсади баланд бардоштани маълумотнокии аҳоли дар бораи ҳуқуқҳо ва эҳтиётҳои махсуси кӯдакони имконияташон маҳдуд ва дастгирии ҳамгироии онҳо ба низоми маълумот ва ҳаёти ҷомеа;
 - c) дастгирӣ намудани рушди хизматрасонии муҳофизатӣ бармаҳал дар сатҳи ҷомеа;
 - d) беҳтар намудани дастрасии ҷисмонии кӯдакони имконияташон маҳдуд ба биноҳои истифодаи умум, аз ҷумла ҷойҳои фароғатӣ ва мактабҳо;
 - e) беҳтар намудани шароити нигоҳдорӣ дар муассисаҳои статсионарӣ барои кӯдакони имконияташон маҳдуд ва муқаррар намудани механизми назорати мустақили риояи меъёрҳои ғамхорӣ пешниҳодшуда ва ҳуқуқҳои кӯдакон дар ин муассисаҳо, ҳамчунин таъсиси низоми омодагии касбӣ барои мутахассисон дар соҳаи таҳсилоти махсус;

- f) омӯхтани имконияти тасдиқи Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон ва Протоколи иловагӣ ба он;
- g) ба назар гирифтани моддаи 23 Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак, қайди аз ҷониби Комитет қабулшудаи тартиби умумии №9 (2006) дар бораи ҳуқуқҳои кӯдакони имконияташонмаҳдуд, ҳамчунин Қоидаҳои меъёрии таъмини имкониятҳои баробар барои шахсони имконияташон маҳдуд, ки аз ҷониби СММ қабул карда шудаанд (қарори 48/96 Ассамблеяи Генералӣ).

Ҳифзи саломатӣ ва хизматрасонии тиббӣ

52. Комитет барнома ва стратегияҳои миллиро дар соҳаи ҳуқуқ ба саломатӣ, аз ҷумла барномаи иммунизатсия ва тадқиқотҳои илмӣ, ки дар соҳаи ҳифзи саломатии кӯдак гузаронида мешаванд, маъқул медонад. Ба ғайр аз ин, Комитет пастшавии сатҳи ғавти кӯдакони дар давраи ҳисоботӣ пазирой мекунад. Дар баробари ин Комитетро чун пештара ҳиссаи ниҳоят пастии ММД, ки ба бахши тандурустӣ ҷудо мекунад, ва маҳдудияти дастрасӣ ба хизматрасонии босифати тиббӣ дар деҳотҳои дурдаст бо сабаби набудани муассисаҳои тиббӣ ва нарасидани кормандони тиб ба ташвиш меорад. Комитетро дар маърузаҳои давлати ширкаткунанда набудани маълумот дар бораи вазъият дар соҳаи ҳифзи саломатии рӯҳии кӯдакону наврасон ва хизматрасонии онҳо, ки ба кӯдакони дорои нуқсонҳои рӯҳӣ пешниҳод мешавад, изхори нигаронӣ мекунад. Илова бар ин, Комитетро дараҷаи баланди кам будани ғизо дар байни кӯдакони ва маҳдудияти дастрасӣ ба хизматрасонӣ дар соҳаи санитария, ҳамчунин таъмини беҳавф, кофӣ, бозғатимод ва аз рӯи нарх дастрасии оби нӯшокӣ ба ташвиш овардааст.
53. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:
- a) ҳиссаи ММД-ро, ки барои хизматрасонии тиббӣ ҷудо карда мешавад, зиёд намояд ва диққати аввалиндараҷа ба хизматрасонии тиббӣ, ки барои кӯдакони пешбинӣ шудааст, аз ҷумла кӯмаки аввалияи тиббӣ санитарӣ, диҳад;
 - b) инфрасохтори тандурустиро мустаҳкам намояд, қабул ва омодагии шумораи нисбатан зиёди кормандони тибро барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти кӯдакони дар сар то сари кишвар, пеш аз ҳама дар сатҳи кӯмаки аввалияи тиббӣ санитарӣ таъмин намояд;
 - c) чораҳои иловагӣ оид ба паст кардани ғавти кӯдакони навзод ва кӯдакони, пеш аз бо роҳи диққати асосӣ додан ба чораҳои пешгирикунанда ва табобати дуруст андешад;
 - d) воситаҳои кофии молиявӣ ҷудо кунад ва идораи самарабахши барномаҳоеро, ки чунин чораҳои зиндамонии кӯдакони, аз қабилҳои иммунизаастия, пешгирӣ ва табобати норасоии ғизо ва дастрасӣ ба таъмини беҳавфи оби нӯшокӣ пешбинӣ менамоянд, таъмин намояд;
 - e) стратегияи комплексии ҳифзи саломатии рӯҳии кӯдакони, ки мавҷудияти ҳамаи ҷузъҳои зарурии аз ҷониби ТҶТ тавсиядодаро марбут ба мустаҳкамкунии саломатии рӯҳӣ, пешгирии норасоии равонӣ дар низомии кӯмаки аввалияи тиббӣ санитарӣ, хизматрасонии амбулаторӣ ва стационариву психиатрӣ бо мақсади мустаҳкам намудани саломатии рӯҳии кӯдакони ва пешгирии супоридани кӯдакони ба муассисаҳои парасторӣ ва доғдоркунии кӯдакони дорои норасоии равонӣ пешбинӣ менамояд, таҳия ва амалӣ гардонад;
 - f) барои кӯмаки техникӣ ба Хазинаи кӯдакони СММ ва ТҶТ муроҷиат намояд.

Саломатии наврасон

54. Комитет қайд менамояд, ки давлати ширкаткунанда васеъ намудани пешниҳоди хизматрасониҳои тиббиро, ки манфиатҳои ҷавонро ба назар мегиранд, ба нақша гирифтааст. Комитет ҳамчунин маълумоти дар рафти мусоҳиба аз ҷониби ҳайати вакилон пешниҳоднамударо дар бораи он, ки мутобиқи қонунгузори амалкунанда наврасони то 16-сола барои маълумоти махфӣ ва хизматрасониҳо дар соҳаи саломатии репродуктивӣ ва шахвонӣ муроҷиат карда наметавонанд, қайд менамояд. Комитет аз он дар таассуф аст, ки оиди монеаҳое, ки ба дастрасӣ ба маълумот марбут ба саломатии шахвонӣ ва репродуктивӣ ҳалал мерасонад, ягон тадқиқоти ҳаматарафа гузаронида нашудааст. Ба ғайр аз ин, Комитетро истеъмоли машруботи спиртдор ва нашъа дар байни наврасон ва маҳдудияти саъю талош оид ба пешниҳоди табобат ва офияти зарурӣ ба онҳо ба ташвиш овардааст.
55. **Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:**
- a) қонунгузориеро қабул намояд, ки ба наврасон имкони муроҷиат намудан барои маълумот ва хизматрасонӣ дар соҳаи саломатии шахвонӣ ва репродуктивӣ медиҳад;
 - b) таъмин намудани маблағгузори устувори чорабиниҳо оид ба пешниҳоди хизматрасонии тиббӣ, ки манфиатҳои ҷавонро ба назар мегирад ва қабул намудани стратегияи ҳаматарафа оид ба татбиқ ва назорати чунин хизматрасониҳо;
 - c) қабул намудани чораҳои зарурӣ ва ҳаллу фасли самарабахши ҳолати наврасоне ки ба истеъмол намудани машруботи спиртдор ва нашъа машғуланд, ҳамчунин таъмин намудани онҳо бо хизматрасониҳои зарурии тиббӣ ва психологиву иҷтимоӣ;
 - d) муроҷиат намудан барои кӯмак ба Хазинаи кӯдакони СММ, ТУТ ва ташкилотҳои дигар.

ВНМБ/АНМБ

56. Комитет барномаи миллии пешгирӣ ва мубориза бо ВНМБ/АНМБ-ро пазиروي менамояд, лекин чун пештара аз набудани маълумоти боэътимод оид ба шумораи шахсони мубталои ВНМБ ва беморони АНМБ, ки мутобиқ ҳамаи сарчашмаҳо зиёд шуда истодаанд, изҳори нигаронӣ мекунад, ҳамчунин Комитетро сатҳи пасти маълумотнокӣ ва хабардоркунии ҷавонон, махсусан дар деҳот, оиди роҳҳои гузаштани ВНМБ/АНМБ ва роҳҳои пешгирӣ аз инфекция ба ташвиш овардааст.
57. **Бо назардошт қайди аз ҷониби Комитет бо тартиби умумӣ қабулшудаи №3 (2003) дар бораи ВНМБ/АНМБ ва ҳуқуқҳои кӯдак, ҳамчунин принципҳои роҳбарикунандаи байналмилалӣ оид ба таъмини эҳтироми ҳуқуқҳои инсон марбут ба ВНМБ/АНМБ (E/CN.4/1997/37) Комитет суботкорона тавсия медиҳад, ки ҷиҳати паст кардани паҳншавии ВНМБ/АНМБ дар ҳудуди худ, махсусан дар байни наврасон чораҳо андешад, аз ҷумла:**
- a) ҷоннок намудан, давом додан ва таҳия намудани стратегия ва барномаҳои нав оид ба пешниҳоди ғамхорӣ ва дастгирии кӯдакони мубталои ВНМБ/АНМБ, аз ҷумла барнома ва стратегияҳое, ки ба мустаҳкам намудани

- иктидори оила ва ҷомеа оид ба пешниҳоди нигоҳубин ба чунин кӯдакон равона шудаанд;
- b) давом додани саъю кӯшиши иттилоотиву маърифатӣ оид ба пешгирии бемории ВНМБ/АНМБ бо роҳи дар байни аҳоли паҳн намудани маълумот ва маводҳои дахлдор дар бораи роҳҳои пешгирӣ ва табобат, аз ҷумла дар бораи таҷрибаи алоқаи шахвонии беҳавф;
 - c) амалигардонии фаъолияте, ки ба паст кардани доғдоркунӣ ва ҳуқуқпоймолкунӣ марбут ба ВНМБ/АНМБ ва баланд бардоштани маълумот дар бораи ҳуқуқҳои инсон дар доираи мафҳуми ВНМБ/АНМБ;
 - d) мурочиат намудан барои кӯмаки техникӣ, аз ҷумла ба барномаи якҷояи СММ оид ба ВНМБ/АНМБ, ТУТ ва Ҳазинаи кӯдакони СММ.

Сатҳи зиндагӣ

58. Ба ҷубронпулӣ оид ба таъминоти иҷтимоӣ нигоҳ накарда, ки ба оилаҳои камбизаот, кӯдакони ятим ва гурӯҳҳои дигари шахсон пешбинӣ шудааст, Комитетро он чиз ба ташвиш овардааст, ки сатҳи камбизаотӣ дар байни кӯдакон нисбат ба сатҳи умумии камбизаотӣ ба таври назаррас зиёд аст: 66% кӯдакони то 18-сола ба категорияи камбизаот дохил мешаванд дар муқоиса бо 61% чунин шахсон дар байни аҳолии калонсолон. Ба ғайр аз ин, вобаста ба минтақаҳо низ сатҳи зиндагӣ фарқ мекунад. Ҷамчунин, Комитет аз набудани маълумот дар бораи ба назар гирифтани стратегияҳо оид ба паст кардани сатҳи камбизаотии эҳтиёҷоти кӯдакон изҳори нигаронӣ мекунад.
59. Мувофиқи моддаи 27 Конвенсия Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:
- a) ҷоннок намудани чидду ҷаҳди худ оид ба паст кардани сатҳи камбизаотӣ дар байни кӯдакон, аз ҷумла аз ҳисоби паст кадани таъсири бӯҳрони иқтисодӣ ба кӯдакон;
 - b) диққати махсус додан ба оила ва кӯдакон ҳангоми таҳияи стратегияҳои худ оид ба паст кардани миқёси камбизаотӣ, ки бояд ҷораҳои муайян оид ба ҳифзи кӯдакон аз таъсири манфии камбизаотӣ ба инкишоф, саломатӣ ва маълумоти он дар бар гирад;
 - c) пешниҳод намудани дастрасӣ ба таъмини оби тозаи нӯшокӣ, хизматрасонии санитарии мувофиқ, озуқаворӣ ва паноҳгоҳ дар тамоми минтақа ва ҷамоатҳои кишвар, аз ҷумла барои аҳолии гуреза;
 - d) таъмин намудани баҳисобгирии талаботи кӯдакон дар стратегияҳои паст кардани миқёси камбизаотӣ ва дастгирӣ намудани иштироқи падару модарон ва кӯдакон дар таҳияи чунин стратегияҳо.

Таҷрибаҳои анъанавии зараррасон

60. Комитетро мавҷудияти, махсусан дар деҳот, таҷрибаи издивоҷи динии ба қайд гирифтанашуда (никоҳ) ба ташвиш меорад, ки дар натиҷаи он духтарони ҷавон ба муносибатҳои бисёрзанӣ гирифтдор мешаванд. Қомитет ҳаминро қайд менамояд, ки бисёрзанӣ бо Кодекси ҷиноятӣ манъ аст, лекин дар баробари ин аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки давлати ширкаткунанда чунин амалҳоро бо қонун камтар таъқиб мекунад. Комитет қайд менамояд, ки чунин духтарон қурбонии зӯрварӣ дар оила мегарданд.

61. **Комитет суботкорона аз давлати иштирокчӣ даъват ба амал меоварад:**
- a) муқаррароти Кодекси ҷиноятиро дар бораи бисёрзани тавассути тафтиши ҳодисаҳои ҷунин таҷриба ва таъкиб намудани ин ҳодисаҳо пурзӯр намояд;
 - b) ҷомеаи шахрвандӣ ва пешвоёни динро ба ғайри оид ба роҳ надодан ва пешгирии намудани издивоҷи барвақтӣ ва бисёрзани ҷалб намояд;
 - c) шахсони масъулро, ки маросими издивоҷи диниро бо иштироки духтарони ноболиғ анҷом медиҳанд, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашад.

7. Таҳсилот, ғайри оид ба фароғатӣ ва фарҳангӣ (моддаи 28, 29 ва 31 Конвенсия)

Таҳсилот, аз ҷумла омӯзиши касбӣ ва роҳнамоӣ

62. Комитет ҷидду ҷаҳди давлати иштирокчиро оид ба таъмини қабули шумораи кофӣ омӯзгорон ба мӯҳлати нисбатан кӯтоҳ барои қонеъ намудани талаботи низоми маориф маъқул меонад. Комитет консепсияи миллии дар соли 2002 қабулнамудаи маориф ва барномаи таҷрибавии ислоҳот дар соҳаи маорифро, махсусан нисбати кӯдакон аз оилаҳои камбизоат қайд мекунад. Ба ғайр аз ин, Комитет таъсиси Маркази педагогикаи гендериро барои дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии баробарии гендерӣ дар ҳамаи марҳилаҳои таҳсилот, саркарда аз муассисаҳои томактабӣ қайд менамояд. Дар баробари ин, Комитет аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки ба таҳсилоти кӯдакон ҷунин омилҳо монеа мешаванд:
- a) давомнокии паст, аз ҷумла дараҷаи афзудаистодаи ба мактаб нарафтани, махсусан дар байни духтарони деҳот, мушкилот марбут ба дастрасӣ ба таҳсилот барои кӯдакон аз оилаҳои камбизоат ва барои духтарон;
 - b) нарасидани захираҳо, аз ҷумла инфрасохтори нокифоя ва таъминоти маҳдуди кувваи барқ;
 - c) сифати пастии омодагии омӯзгорон;
 - d) бад шудани сифати таҳсилот, аз ҷумла бо сабаби музди меҳнати пастии омӯзгорон;
 - e) сатҳи пастии бақайдгирии хонандагон дар синну соли барвақтӣ ва фарогирии бо барномаҳои таҳсилоти томактабӣ;
 - f) омодагии нокифояи муаллимон барои дарс додан ба забонҳои аққалиятҳои, ки дар кишвар зиндагӣ мекунанд ва нарасидани китобҳои дарсӣ ва маводҳо ба ин забонҳо;
63. **Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:**
- a) барои татбиқи самарабахши барномаи стратегӣ таъмини таҳсилоти умумӣ тамоми ҷораҳои андешад;
 - b) маблағгузорию мувофиқи низоми таҳсилоти давлатиро аз ҳисоби афзоиши назарраси ҳиссаи ММД, ки ба бахши маориф ҷудо менамояд, таъмин намояд;
 - c) аз назаргузаронии интиқодии барномаҳои мактабиро бо мақсади бартараф намудани ҳама гуна таҷрибаи характери таъзидошта дар низоми маориф гузаронад, аз ҷумла дастрасии маҳдуди духтарон ба таҳсилот ва омодагии касбӣ бо роҳи таҳияи стратегияҳо оид ба паст намудани сатҳи ба мактаб нарафтани духтарон дар деҳот, ҳамчунин андешидани ҷораҳо оид ба паси

- сар кардани стереотипҳои мавҷуда нисбати нақш ва ӯҳдадорихои занону мардон;
- d) таҳия намудани стратегияи самарабахши қабул кардан ва нигоҳ доштани омӯзгорон ва баланд бардоштани сифати омодагии муаллимон;
 - e) андешидани чораҳо оид ба ҳавасмандии иштироки падару модарон ва ҷомеа дар идораи мактабҳо бо мақсади баланд бардоштани сатҳи бақайдгирии хонандагон ва барқарор намудани назорат аз болои сифати таълим;
 - f) васеъ намудани дастрасӣ ба таҳсилоти томактабӣ ва андешидани чораҳо оид ба дастгирии таҳсилоти томактабӣ, махсусан дар байни оилаҳои камбизоат, баланд бардоштани сатҳи огоҳонии падару модарон дар бораи моҳияти инкишоф ва маълумоти кӯдак дар синну соли барвақтӣ; дар ин робита дастгирӣ намудани механизмҳои ғайрирасмии ҷамоатӣ ва таҳия намудани нақшаи инкишофи ҳаматарафа дар синну соли бармаҳал;
 - g) ҷоннок намудани саъю кӯшиш оид ба омодагии муаллимон барои таълим бо забонҳои аққалиятҳои, ки дар кишвар зиндагӣ мекунанд, ва зиёд намудани шумораи китобҳои дарсӣ бо чунин забонҳо;
 - h) Комитет аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал месозад, ки барои кӯмак мурочиат намояд, аз ҷумла ба Хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ва ЮНЕСКО.

8. Чораҳои махсуси ҳифз (моддаҳои 22, 30, 38, 39, 40, 37 b-d), 32-36 Конвенсия)

Кӯдакон – ҷӯяндагони паноҳгоҳҳо ва кӯдакон-муҳоҷирон

64. Комитет саъю кӯшишро дар соҳаи бақайдгирии таваллуди кӯдакони гуреза маъқул медонад ва қайд мекунад, ки мувофиқи Сарқонун кӯдак-гуреза ҳуқуқ ба маълумот, тандурустӣ ва гирифтани ҷубронпулӣ дорад. Ба ғайр аз ин, Комитет дар сохтори Хадамоти муҳоҷиратӣ таъсиси гурӯҳи алоҳидаро, ки маҳз бо кӯдакон-гурезагон машғул аст, ҳамчунин фаъолияти ташкилотҳои ғайридавлатиро, ки бахшида ба мақоми гурезагони афғон дар Тоҷикистон тадқиқотҳо мегузаронанд, пазиروي мекунад. Дар баробари ин Комитет чун пештара аз паст будани тайёри оид ба масъалаҳои ҳифзи кӯдакон дар байни кормандони Вазорати корҳои дохилӣ, ки бо муайян намудани мақоми гуреза сару кордоранд, изҳори нигаронӣ мекунад.
65. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:
- a) давом додани чораҳои, ки баррасии ариза дар бораи пешниҳоди паноҳгоҳ, ки аз ҷониби кӯдакон дар доираи тартиботи муайян намудани мақоми гуреза пешниҳод карда мешавад, бо назардошти манфиатҳои беҳтарин, талаботи махсус ва ҳуқуқҳои кӯдакон-ҷӯяндагони паноҳгоҳҳо мувофиқи ҳуқуқи байналмилалӣ дар бораи гурезагон ва қонун дар бораи ҳуқуқҳои инсон тавассути пурзӯр намудани омодагӣ дар байни кормандони дахлдор, ки бо муайян намудани мақоми гуреза машғуланд, ва бо назардошти қайди аз ҷониби Комитет бо тартиби умумӣ №6 (соли 2005) дар бораи муносибат бо кӯдакони ҳамроҳинашаванда ва ҷудошуда берун аз кишвари пайдоишашон таъмин менамояд;
 - b) саъю кӯшиши минбаъдаро дар соҳаи сиёсати хайрхоҳонаи қабули гурезагони афғон татбиқ намояд;

- с) хифзи дахлдорро ба кӢдакони гуреза, аз ҷумла кӢдакони ҳамроҳинашаванада ва аз оила ҷудо кардашудро таъмин намояд, ва вобаста ба ин ҳамкорӣ бо муассисаҳои дахлдори махсуси СММ-ро, аз ҷумла Раёсати Комиссари Олии СММ оид ба корҳои гурезагон, БРСММ ва Хазинаи кӢдакони СММ, ҳамчунин ташкилотҳои ғайридавлатиро давом диҳад;
- д) Конвенсияи соли 1954 дар бораи статуси апатридҳоро тасдиқ намояд.

Истисмори иқтисодӣ, аз ҷумла меҳнати кӢдакона

66. Комитет тасдиқи Конвенсияи Ташкилоти Умумичаҳонии Меҳнатро таҳти №182 (соли 1999) дар бораи шаклҳои бадтарини меҳнати кӢдакона, ҳамчунин Фармони Президентро аз соли 2006 дар бораи манъи меҳнати кӢдакон пазирой менамояд. Дар баробари ин Комитетро он чиз ба ташвиш овардааст, ки дар қонунгузориҳои миллӣ манъ ва иҷозатномаҳои дахлдор барои роҳ надодани меҳнати кӢдакона ва истифодаи меҳнати кӢдакона ҳатто барои кӢдакони 10-сола аниқ муайян нашудааст. Комитет, аз ҷумла, ҷиддан аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки меҳнати кӢдакона дар бахши ғайрирасмӣ, меҳнати ғайритаҳассусӣ дар бахши хизматрасонӣ ва кишоварзӣ, махсусан дар саҳроҳои пахта васеъ паҳн шуда истодааст. Ба ғайр аз ин, Комитетро паҳншавии меҳнати хонагӣ, ки ба духтарон дахл дорад, ва ба шумораи рӯ ба афзоиши ба мактаб нарафтани духтарон, махсусан духтарони деҳот, оварда мерасонад, ба ташвиш меорад.
67. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:
- а) давом додан ва ҷоннок намудани ҷидду ҷаҳд оид ба барҳам додани меҳнати кӢдакона, махсусан дар шаклҳои бадтарин, тавассути барҳам додани сабабҳои асосии истисмори иқтисодӣ аз ҳисоби решақан намудани камбизоатӣ ва таъмини дастрасӣ ба таҳсил;
 - б) ба қонунгузориҳои миллӣ дохил намудани мафҳуми меҳнати кӢдакона ва таъмин намудани риояи пурраи қонунгузорӣ, ки меҳнати кӢдаконаро манъ мекунад, ҳамчунин меҳнати маҷбурӣ, риоя намудани Конвенсияи Ташкилоти Умумичаҳонии Меҳнат № 138 ва №182 ва гузаронидани тафтишот, таҳти пайгири қарор додан ва ҷазо додани гунаҳкорон;
 - с) таъмин намудани назорати саҳти риояи меъёрҳои ба синну соли минималӣ дахлдор, аз ҷумла ӯҳдадор намудани корфармоён ба доштан ва ҳангоми дархост пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои, ки синну соли ҳамаи кӢдаконеро, ки кор мекунанд, тасдиқ мекарда бошанд;
 - д) мустаҳкам намудани назорати меҳнатӣ ва ба нозирони меҳнатӣ пешниҳод намудани ҳама гуна дастгирии зарурӣ, аз ҷумла ташҳиси меҳнати кӢдакона, то ки онҳо назорати самарабахшро дар сатҳи давлатӣ ва маҳаллӣ аз болои риояи меъёрҳои қонунгузориҳои меҳнатро анҷом дода тавонанд, ҳамчунин гирифтани ва баррасӣ намудани арзу шикоятҳо оид ба ҳуқуқвайронкуниҳо;
 - е) давом додани ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ғайридавлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва барномаи байналмилалӣ Ташкилоти Умумичаҳонии Меҳнат оид ба решақан намудани меҳнати кӢдакона.

Фурӯш, савдо ва дуздӣ

68. Чидду чаҳди беандозаи давлати иштирокчиро дар самти ба тасвиб расонидани як қатор созишномаҳои байналмилалӣ ва қабули қонунгузории навро, ки бар зидди хариду фурӯши одамон равон гардидааст, қайд намуда истода, Комитет, дар баробари ин аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки давлати ширкаткунанда таъқиби мувофиқ ва ҷазои шахсонеро, ки бо хариду фурӯши одамон машғуланд, таъмин наменамояд, аз ҷумла бо мақсади истисмори шахвонӣ, ҳамчунин ба ҷабрдидагон дастрасиро ба ҳифз таъмин наменамояд. Комитетро он чиз ба ташвиш овардааст, ки давлати ширкаткунанда дар гузаронидани маърақаҳо оид ба баланд бардоштани сатҳи огоҳонии аҳоли оид ба мушкилоти хариду фурӯши одамон ва таъмини дастрасӣ ба расонидани кӯмак ва ҳифз аз ҳад зиёд ба ҷомеаи байналмилалӣ таъя мекунад.
69. **Комитет ба давлати иштирокчӣ тавсия медиҳад:**
- a) **пурра риоя намудани қонунгузории миллӣ бар зидди хариду фурӯши одамон, аз ҷумла бо мақсади истисмори шахвонӣ;**
 - b) **ҷоннок намудани ҷораҳо оид ба ҳифзи кӯдаконе, ки қурбонии хариду фурӯши одамон гардидаанд, аз ҷумла бо мақсади истисмори шахвонӣ, ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахсони масъуле, ки чунин амал содир кардаанд;**
 - c) **ташкил намудани омодагии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, судяҳо, прокурорҳо оид ба масъалаҳои қабул кардан, тафтиш намудан ва санҷидани шикоятҳо оид ба хариду фурӯши одамон ва истисмори шахвонӣ, дар баробари ин ба назар гирифтани манфиатҳои кӯдакон ва риоя намудани маҳфият;**
 - d) **таъмин намудани пешниҳоди маълумот, кӯмаки психологӣ ва маслиҳатӣ ба кӯдаконе, ки аз хариду фурӯши одамон зарар дидаанд;**
 - e) **гузаронидани гуфтушунидҳо дар бораи бастании созишномаҳои дутарафа ва бисёртарафа бо кишварҳои манфиатдор, аз ҷумла кишварҳои ҳамсоя, бо мақсади пешгирии хариду фурӯши одамон, қочок ва дуздии кӯдакон ва таҳияи нақшаҳои якҷояи амал бо иштироки тамоми кишварҳои манфиатдор;**
 - f) **гузаронидани маърақаҳои иттилотиву маърифатӣ оид ба роҳ надодан ва пешгирӣ намудани хариду фурӯши одамон.**

Хадамоти телефони расонидани кӯмак

70. Комитетро набудани хадамоти телефони ройгон оид ба расонидани кӯмак ба кӯдакони ҷабрдида ба ташвиш овардааст.
71. **Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки хадамоти миллии телефони расонидани кӯмаки шабонарӯзӣ бо гирифтани рақами серақама таъсис диҳад, то ки гурӯҳҳои маргинали (маҳдудбуда) тавонанд ба чунин хадамот занг зананд, аз ҷумла аз ноҳияҳои дурдаст. Комитет тавсия медиҳад, ки ба зангҳои телефоние, ки аз ҷониби кӯдакони ҷабрдида (мафҳуми пурраи он дар Конвенсия шарҳ дода шудааст) ирсол мегарданд, пайгирии ҳамачониба карда шавад.**

Иҷрои адолати судӣ оид ба корҳои ноболиғ

72. Комитет таъсиси гурӯҳи коршиносонро оид ба масъалаи иҷрои адолати судӣ оид ба корҳои ноболиғон дар сохтори Комиссия оид ба ҳуқуқҳои кӯдак маъқул мешуморад. Ба ғайр аз ин, Комитет лоиҳаи якҷоя бо Маркази ҳуқуқи кӯдак (Шоҳигарии Муттаҳида) гузаронидашударо оид ба беҳтар намудани низоми адолати судӣ оид ба корҳои ноболиғон, ҳамчунин қабули алтернативаҳо нисбат ба нигоҳ доштан дар муассисаҳои муваққатии пӯшидаи боздошт ва тафтишоти пешакӣ то раванди судӣ, ки ба таъини судяҳои аввал оид ба корҳои ноболиғон оварда расонидааст, пазиروي мекунад. Дар баробари ин Комитет аз дар низоми адолати судии ҷиноятӣ набудани судҳо оид ба корҳои ноболиғон, ки дар соҳаи иҷрои адолати судӣ оид ба корҳои ноболиғон, ҳамчунин тартиботи алоҳидаи тафтишоти суд нисбати кӯдаконе, ки қонунвайронкунӣ содир кардаанд, машғуланд, изҳори нигаронӣ мекунад. Комитет ҳамчунин аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки ба он далел нигоҳ накарда, ки синну соли ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан 14 аст, кӯдакони то 14-сола ҳаёс мешаванд, то суд ба ҳаёс гирифта мешаванд ва дар муассисаҳои пӯшида аз озодӣ маҳрум нигоҳ дошта мешаванд. Ба ғайр аз ин, Комитет аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки кӯдакони то 16 сола ва калон дар муассисаҳои пӯшида барои шахсоне, ки ба ҳуқуқвайронкуниҳои ночиз даст задаанд, нигоҳ дошта мешаванд.
73. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад:
- a) бо назардошти натиҷаҳои аз ҷониби Комитет дар соли 1995 гузаронидашудаи рӯзи муҳокимарониҳои умумӣ дар мавзӯи «Иҷрои адолати судӣ нисбати кӯдакони ноболиғ» (CRC/C/46) таъмин намудани таъсиси низоми иҷрои адолати судӣ оид ба корҳои ноболиғон мувофиқи меъёрҳои иҷрои адолати судӣ нисбати ноболиғон, махсусан мувофиқи моддаҳои 37, 40 ва 39 Конвенсия ва меъёрҳои дигари СММ дар соҳаи иҷрои адолати судӣ нисбати ноболиғон, аз ҷумла қоидаҳои минималии меъёрии СММ марбут ба иҷрои адолати судӣ нисбати ноболиғон (қоидаҳои Пекин), принципҳои роҳбарикунандаи СММ барои пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон (принципҳои роҳбарикунандаи Эр-Рияд), қоидаҳои СММ марбут ба ҳифзи ноболиғони аз озодӣ маҳрум ва принципҳои роҳбарикунандаи Вена нисбати амалҳо ба манфиати кӯдакон дар низоми адолати судии ҷиноятӣ;
 - b) таъмин намудани риояи самарабахши синну соли минималии расидани ҷавобгарии ҷиноятӣ, ҳамчунин ба ҷавобгарии ҷиноятӣ нақшидани кӯдакони то 14-сола ва ба онҳо пешниҳод намудани ҳимоя, бе истифодаи низоми адолати судии ҷиноятӣ;
 - c) аз нав дида баромадани ҳамаи парвандаҳои кӯдаконе, ки ҳаёс карда шудаанд, бо мақсади он, ки аз озодӣ маҳрум кардан танҳо ба сифати чораи ниҳой ва дар муддати нисбатан кӯтоҳ истифода шавад;
 - d) кафолати пешниҳоди ҳуқуқ ба ҳамаи кӯдакон ба кӯмаки мувофиқи ҳуқуқӣ ва ҳифз бо роҳи таъмини шумораи кофии ҳуқуқшиносони аз омӯзиш гузашта ва дорои малакаҳои хуби қорӣ ва шумораи зарурии кормандони мақомоти тафтишот барои расонидани кӯмак ба судҳо оид ба корҳои ноболиғон;
 - e) таъмин намудани он, ки кӯдакони аз озодӣ маҳрум гашта ҳама вақт аз калонсолон алоҳида бояд нигоҳ дошта шаванд;
 - f) таъмин намудани он, ки дар низоми иҷрои адолати судӣ оид ба корҳои ноболиғон кӯдакон ҳама вақт бо оилаҳои худ алоқа дошта бошанд;

- г) гузаронидани омодагии махсус барои кормандони низоми иҷроии адолати судӣ оид ба корҳои ноқилоғон;
- ҳ) муроҷиат намудан барои кӯмаки техникӣ дар соҳаи иҷроии адолати судӣ оид ба корҳои ноқилоғон ба Хазинаи кӯдакони СММ ва гурӯҳи байниидоравии СММ оид ба масъалаҳои иҷроии адолати судӣ нисбати ноқилоғон.

Ҳифзи шохидон ва қурбониёни ҷиноят

74. Комитет ба давлати иштирокчӣ тасвия медиҳад, ки тавассути меъёр, тартибот ва муқаррароти мувофиқи қоннуғузурӣ таъмин намояд, ки ҳамаи кӯдакон-ҷабрдидагон ва/ё шохидони ҷиноят, масалан, кӯдаконе, ки қурбонии таҳқир, зӯрварӣ дар оила, низои мусаллаҳона, истимори шаҳвонӣ ва иқтисодӣ, дуздӣ ва харидуфурӯши одамон гардидаанд, шохидони ин ҷиноятҳо мувофиқи Конвенсияи ҳифз карда шаванд, ҳамчунин принципҳои роҳбарикунандаи СММ марбут ба адолати судӣ оид ба масъалаҳои бо иштироки кӯдакон-қурбониён ва шохидони ҷиноятҳо (замима ба қарори 2005/20 Шурои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ аз 22 июли соли 2005) алоқаманд пурра ба назар гирифта шаванд.
9. Тасдиқи созишномаҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон

75. Комитет ба давлати ширкаткунанда тасвия медиҳад, ки созишномаҳои асосии СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон ва протоколҳои ин созишномаҳо, ки давлати ширкаткунанда иштирокчии ин созишномаҳо нест, ба тасвиб расонад, аз ҷумла: Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои шахсони имконияташон маҳдуд ва Протоколи иловагӣ ба он, Конвенсия оид ба ҳифзи ҳамаи шахсон аз бедаракшавии иҷборӣ, Протоколҳои иловагӣ ба Созишнома дар бораи ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва Протоколи иловагӣ ба Конвенсия зидди шиканча ва муносибатҳо ва ҷазоҳои дигари бераҳмона, ғайринисонӣ ё обрӯю эътиборро паस्तкунанда.

10. Ҷораҳои минбаъда ва паҳн намудани маълумот

Ҷораҳои барои пайгирӣ намудан

76. Комитет ба давлати ширкаткунанда тасвия медиҳад, ки бо мақсади таъмини татбиқи пурраи тасвияҳои мазкур, аз ҷумла тавассути пешниҳод намудани онҳо ба муассисаҳои давлатӣ дар сатҳи миллӣ ва муассисаҳои давлатии мақомотҳои давлатӣ дар сатҳи маҳаллӣ тамоми ҷораҳои заруриро андешад.

Паҳн намудани маълумот

77. Комитет минбаъд тасвия медиҳад, ки паҳнгардии васеи гузориши дуҷониба дар ҷавобҳои хаттӣ, ки аз ҷониби давлати ширкаткунанда пешниҳод шудаанд, ҳамчунин тасвияҳои аз ҷониби Комитет қабулшуда (қайдҳои хотимаӣ) дар байни табақаҳои васеи аҳоли, ташкилотҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ, гурӯҳҳои ҷавонон ва кӯдакон бо мақсади ҳавасмандгардонии муҳокимарониҳо ва баланд бардоштани маълумотдиҳӣ дар бораи Конвенсия, татбиқи муқаррароти он ва назорати риояи он таъмин карда шавад.

11. Гузориши навбатӣ

78. **Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медиҳад, ки гузориши сеюм, чорум ва панҷуми даври худро на дертар аз 24 ноябри соли 2015 пешниҳод намояд. Ҳачми чунин гузориши муттаҳидшуда на бояд аз 120 саҳифа зиёд бошад (CRC/V/118).**
79. **Комитет минбаъд суботкорона аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал месозад, ки февран гузоришҳои аввалини худро оид ба протоколҳои иловагӣ ба конвенсияҳо, ки бояд соли 2004 пешниҳод карда мешуданд, пешниҳод намояд.**
80. Комитет хамчунин ба давлати ширкаткунанда даъват менамояд, ки ҳуҷҷати базавии рӯзмаррашударо мувофиқи талаботҳои ҳуҷҷати умумии базавӣ дар «Принсипҳои роҳбарикунандаи мувофиқашудаи пешниҳоди гузоришҳо мувофиқи созишномаҳои байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои инсон, аз ҷумла принсипҳои роҳбарикунандаи омодагии ҳуҷҷати умумии базавӣ ва ҳуҷҷатҳо оид ба созишномаҳои алоҳида» муқарраргардида, ки дар ҷаласаи панҷуми мақомоти шартномавӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон моҳи июни соли 2006 тасдиқ гардида буданд (HRI/GEN/2/Rev.5), пешниҳод намояд.



Комиссия при правительстве
Республики Таджикистан
по правам ребенка



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА

Заключительные замечания: Таджикистан

Комитет по правам ребенка
Пятьдесят третья сессия
11-29 января 2010 года

CRC/C/TJK/CO/2

Душанбе
2012

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ	29
1. Общие меры по осуществлению (статьи 4, 42 и пункт 6 статьи 44 Конвенции)	31
2. Определение понятия "ребенок" (статья 1 Конвенции)	35
3. Общие принципы (статьи 2, 3, 6 и 12 Конвенции).....	36
4. Гражданские права и свободы (статьи 7, 8, 13-17, 19 и 37 а)) Конвенции	37
5. Семейное окружение и альтернативный уход (статьи 5, 18 (пункты 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (пункт 4) и 29 Конвенции).....	40
6. Базовое медицинское обслуживание и социальное обеспечение (статьи 6, 18 (пункт 3), 23, 24, 26, 27 (пункты 1-3) Конвенции).....	42
7. Образование, досуг и культурная деятельность (статьи 28, 29 и 31 Конвенции)	46
8. Специальные меры защиты (статьи 22, 30, 38, 39, 40, 37 b)-d), 32-36 Конвенции).....	47
9. Ратификация международных договоров по правам человека.....	51
10. Последующие меры и распространение информации	51
11. Следующий доклад	51

ВСТУПЛЕНИЕ

Конвенция по Правам Ребёнка является основным международным документом, в котором обозначены все права детей. Этот документ был принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 20 ноября 1989 года; он был ратифицирован практически повсеместно, что подчёркивает внимание международного сообщества к детям. Таджикистан ратифицировал Конвенцию по правам Ребёнка в 1993 году и принял обязательства на деле выполнить принципы, изложенные в Конвенции. Конвенция по Правам Ребёнка входит в число первых конвенций, которые Таджикистан ратифицировал после обретения независимости, что свидетельствует об истинном стремлении государства заботиться о подрастающем поколении. Согласно Конвенции, любое лицо, не достигшее возраста 18 лет, считается ребёнком. Более 30% процентов населения Таджикистана – дети, и это значит, что мы должны прилагать все усилия к тому, чтобы дети были счастливы.

Конвенция содержит обязательства по отчётности, и Таджикистан уже представил два отчёта в Комитет ООН по правам Ребёнка. Первый отчёт обсуждался в Комитете в 2000 году, а второй отчёт обсуждался в 2010 году. В отчётах содержится информация о положении детей, а также описываются меры по соблюдению их прав. В дополнение к этому, во исполнение требований Конвенции, организации гражданского общества также представили альтернативный отчёт. В январе 2010 года официальная делегация из Таджикистана приняла участие в 53-м Заседании Комитета ООН по Правам Ребёнка, на котором обсуждались достижения Таджикистана, и где члены Комитета выступили с рекомендациями для страны в плане улучшения реализации Конвенции по Правам Ребёнка.

Настоящая публикация касается Заключительных Замечаний Комитета по Правам Ребёнка по итогам обсуждений, которые Таджикистан получил в январе 2010 года.

Являясь государством-участником Конвенции, Таджикистан прилагает все усилия к выполнению принципов этого международного документа. Однако в Конвенции также подчёркивается, что одних усилий правительства не достаточно, и соблюдение прав ребёнка возможно при участии всего общества. Стандарты и принципы, изложенные в Конвенции, могут стать реальностью только тогда, когда их уважает каждый – в отдельной семье, в школах и других учреждениях, предоставляющих услуги детям, в сообществах, и на всех уровнях управления.

Ввиду того, что следующий отчёт в Комитет ООН по Правам Ребенка Таджикистан должен представить к 24 ноября 2015 года, считаю необходимым опубликовать для всеобщего ознакомления текст Заключительных Замечаний, чтобы мы совместно приложили усилия к реализации положений Конвенции по Правам Ребенка.



Курбанова Рукия Атоевна,
Председатель Комиссии по Правам Ребенка
при Правительстве Республики Таджикистан



Организация Объединенных Наций
CRC/C/ТJK/СО/2

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА

Комитет по правам ребенка

Пятьдесят третья сессия

11-29 января 2010 года

Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со статьей 44 Конвенции

Заключительные замечания: Таджикистан

1. Комитет, рассмотрел второй периодический доклад Таджикистана (CRC/C/ТJK/2) на своих 1471-ми 1473-м заседаниях (CRC/C/SR.1471 и 1473), состоявшихся 18 и 19 января 2010 года, и на своем 1501-м заседании, состоявшемся 29 января 2010 года, принял нижеследующие заключительные замечания.

А. Введение

2. Комитет приветствует представление второго периодического доклада, письменных ответов на свой перечень вопросов, а также состоявшийся откровенный и конструктивный диалог с высокопоставленной межведомственной делегацией государства - участника.

В. Последующие меры, принятые государством - участником, и достигнутый им прогресс

3. Комитет приветствует ратификацию следующих международных договоров:
 - a) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, 5 августа 2002 года;
 - b) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 5 августа 2002 года;
 - c) Конвенции МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, 8 июня 2005 года;
 - d) Конвенции против транснациональной организованной преступности, а также дополняющих ее Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 8 июля 2002 года.

4. Комитет с одобрением отмечает позитивные изменения в области соблюдения прав человека, в том числе:
 - a) создание в 2001 году Комиссии по правам ребенка, в состав которой входят представители гражданского общества и молодежных групп, а также создание в 2003 году на районном уровне департаментов по защите прав ребенка;
 - b) принятие национальных программ и стратегий в области охраны здоровья детей, в том числе в связи с ВИЧ/СПИДом, в 2000 году, а также в области образования детей, в 2002 году;
 - c) принятие Закона о равенстве мужчин и женщин, в 2005 году, а также Национальной программы на период 2001-2010 годов, в 2001 году;
 - d) внесение поправок в статьи 130 "Торговля людьми" и 167 "Торговля не совершеннолетними" Уголовного кодекса, в 2004 году; внесение поправки в статью 89 Уголовного кодекса, предусматривающую менее строгие наказания для не совершеннолетних, впервые совершивших правонарушения, в 2004 году; принятие нового Закона о борьбе против торговли людьми, в 2004 году.

С. Факторы и трудности, препятствующие осуществлению Конвенции

5. Комитет отмечает, что в последние годы государство-участник переживало по следствия гражданской войны и испытывало серьезные социально-экономические трудности, а также подвергалось воздействию глобального экономического кризиса, широко распространенной бедности и коррупции, которые оказывали особо неблагоприятное воздействие на детей.

Д. Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации

1. Общие меры по осуществлению (статьи 4, 42 и пункт 6 статьи 44 Конвенции)

Предыдущие рекомендации Комитета

6. Отмечая усилия государства-участника в связи с выполнением заключительных замечаний по предыдущему докладу государства-участника (CRC/C/15/Add.136), Комитет вместе с тем сожалеет, что некоторые из отмеченных им проблем и предложенных рекомендаций не были учтены в достаточной степени или выполнены.
7. Комитет настоятельно призывает государство-участник принять все необходимые меры для выполнения тех рекомендаций, содержащихся в заключительных замечаниях по первоначальному докладу, которые не были выполнены полностью или частично, прежде всего рекомендаций, касающихся, в частности, увеличения бюджетных ассигнований, сбора данных о лицах моложе 18 лет, предупреждения институционализации детей и насилия в отношении детей, улучшения медицинского обслуживания и инклюзивного образования, запрещение детского труда и развития системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.

Законодательство

8. Отмечая принятие государством-участником дополнительных законодательных и административных мер, имеющих отношение к правам детей, Комитет вместе с тем с обеспокоенностью отмечает, что в национальном законодательстве в должной степени не отражены все закрепленные в Конвенции положения.
9. **Комитет рекомендует государству-участнику тщательно изучить существующие законодательные и иные меры с целью внесения изменений в действующее законодательство или принятия новых законов для учета всех положений, закрепленных в Конвенции.**

Координация

10. Приветствуя различные принятые государством-участником меры по координации осуществления Конвенции, в частности создание Комиссии по правам ребенка, Комитет вместе с тем выражает сожаление по поводу недостаточности административной координации и сотрудничества между различными правительственными ведомствами, отвечающими за осуществление Конвенции на центральном и местном уровнях, а также о нехватке людских, технических и финансовых ресурсов.
11. **Комитет рекомендует государству-участнику укрепить механизм координации за счет развития взаимодействия и оценки на всех уровнях управления, в том числе координации на межрегиональном и на межминистерском уровнях. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить Комиссию по правам ребенка надлежащим статусом и мандатом, а также адекватными людскими, финансовыми и техническими ресурсами.**

Независимый контроль

12. Комитет приветствует создание в 2009 году Управления уполномоченного по правам человека и отмечает, что уполномоченный наделен правом расследовать жалобы, поступающие от всех граждан, включая детей, а также действовать по своей собственной инициативе. Вместе с тем Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что это Управление может не обеспечить достаточной защиты конкретных интересов детей, учитывая широкие рамки его мандата.
13. **Комитет рекомендует государству-участнику:**
 - а) **обеспечить, чтобы структура и функции Управления уполномоченного по правам человека находились в полном соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижскими принципами, приложение к резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи), с учетом принятого Комитетом замечания общего порядка № 2 (2002 год) о роли независимых национальных правозащитных учреждений в деле поощрения и защиты прав ребенка;**

- b) обеспечить Управление уполномоченного по правам человека надлежащими финансовыми, техническими, людскими и материальными ресурсами для осуществления его функций;
- c) изучить возможность учреждения высокопоставленной должности уполномоченного по правам детей для осуществления контроля за выполнением Конвенции на национальном и местном уровнях при обеспечении того, чтобы такой механизм являлся доступным для детей, был уполномочен получать и расследовать жалобы о нарушениях прав детей с учетом интересов ребенка и наделен необходимыми людскими, финансовыми и техническими ресурсами для их эффективного рассмотрения.

Национальный план действий

14. Комитет приветствует принятие в 2003 году Национального плана действий по защите прав и интересов ребенка на 2003-2010 годы и создание Комиссии по правам ребенка, которая координирует выполнение Плана действий, однако он сожалеет об отсутствии какого-либо механизма для проведения последующих мер и дополнительного контроля за его осуществлением, в частности из-за нехватки соответствующих ресурсов.
15. Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы Национальный план действий по защите прав и интересов ребенка охватывал все области применения Конвенции и учитывал итоговый документ "Мир, пригодный для жизни детей", принятый Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии по положению детей в 2002 году, и результаты проведенного в 2007 году его среднесрочного обзора. Кроме того, он рекомендует предоставить Комиссии по правам ребенка, на которую возложена ответственность за выполнение Национального плана действий по защите прав и интересов ребенка, достаточные людские и финансовые ресурсы, с тем чтобы она могла осуществлять свой мандат. Комитет также рекомендует государству-участнику установить механизмы контроля для проведения регулярной оценки достигнутого прогресса и выявления возможных недостатков.

Выделение ресурсов

16. Комитет приветствует проведенные реформы в области финансирования секторов образования и здравоохранения. Тем не менее Комитет отмечает, что инвестиции в сферы здравоохранения, образования и социальной защиты остаются крайне незначительными и составляют весьма небольшую долю ВВП. Комитет отмечает, что в результате международного экономического кризиса денежные переводы от таджикских трудящихся-мигрантов из-за рубежа, которые составляли значительную долю (30%) ВВП, резко сократились. Кроме того, Комитет отмечает отсутствие информации о программах субсидий и механизмах их мониторинга. Комитет отмечает, что государству-участнику надлежит приложить значительные усилия для обеспечения транспарентного и эффективного управления бюджетными средствами и оценки воздействия инвестиций на детей.

17. Комитет рекомендует обеспечить всестороннее соблюдение статьи 4 Конвенции посредством:
- a) значительного увеличения бюджетных ассигнований на образование, здравоохранение и социальную защиту детей, а также укрепление эффективности существующих систем;
 - b) разработки стратегических бюджетных программ, направленных на сокращение неравенства и целевое обеспечение прав неблагополучных групп, в том числе детей-инвалидов, детей, живущих в нищете, детей, проживающих в отдаленных районах, детей, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, сирот, девочек и других;
 - c) укрепления потенциала государственных должностных лиц в области составления бюджетов, планирования, контроля и оценки воздействия инвестиций на центральном и местном уровнях;
 - d) создания систем контроля и оценки для различных существующих программ субсидирования;
 - e) создания транспарентной системы с целью искоренения коррупции и обеспечения того, чтобы ассигнования, предназначенные на нужды детей, достигали своих бенефициаров.

Сбор данных

18. Отмечая предпринятые государством-участником определенные усилия по реформированию национальной статистической системы, Комитет вместе с тем по-прежнему обеспокоен по поводу того, что данные о лицах моложе 18 лет в связи с правами, предусмотренными в Конвенции, систематически не собираются и не дезагрегируются для того, чтобы можно было оценить достигнутый прогресс и наметить политические меры по осуществлению Конвенции.
19. Комитет напоминает о своей предыдущей рекомендации государству-участнику обеспечить сбор данных по всем лицам моложе 18 лет. Он особо отмечает, что такие данные являются необходимыми для проведения анализа положения детей и разработки целенаправленной политики. Комитет рекомендует обеспечить, чтобы данные, собираемые и обрабатываемые Государственным комитетом по статистике, были дезагрегированными, в частности по возрасту, полу, географическому положению, этнической принадлежности и социально-экономическому происхождению, и эффективно использовались для информирования директивных органов, а также приложить усилия к укреплению потенциала правительственных учреждений по анализу данных. Комитет вновь рекомендует государству-участнику обратиться в этой связи за технической помощью, в частности к ЮНИСЕФ.

Распространение информации о Конвенции и подготовка специалистов

20. Комитет приветствует предпринятые усилия по расширению осведомленности населения о Конвенции и о особенно включение вопросов прав человека в программы обучения в высших учебных заведениях и провозглашение Национального дня прав человека, а также издание брошюр, плакатов, посвященных правам ребенка, и газетных изданий, посвященных правам человека. Отмечая, что многие мероприятия по распространению информации и подго-

товке специалистов проводились при содействии ЮНИСЕФ или при участии неправительственных организаций только в некоторых районах, Комитет вместе с тем обеспокоен по поводу отсутствия систематического и устойчивого подхода в данной области.

21. Комитет рекомендует государству-участнику разработать систематическую и долговременную программу по распространению информации об осуществлении Конвенции среди детей, родителей, гражданского общества и всех секторов и уровней управления по всей стране. Такая программа должна предусматривать разработку программ подготовки для всех групп специалистов, работающих с детьми и в интересах детей. Комитет призывает государство-участник обратиться в этой связи за технической помощью, в частности, к ЮНИСЕФ и другим соответствующим учреждениям.

Сотрудничество с гражданским обществом

22. Комитет отмечает усилия государства-участника по вовлечению гражданского общества в процесс осуществления Конвенции по средством обеспечения его активного участия в деятельности по повышению осведомленности и подготовке специалистов. Вместе с тем Комитет по-прежнему обеспокоен по поводу того, что значительная часть такого сотрудничества основана на осуществлении проектов и что государство-участник в большой мере опирается на НПО для осуществления некоторых из положений Конвенции, не обеспечивая их надлежащими ресурсами, политическими мерами и руководящими положениями.
23. Комитет напоминает о своей предыдущей рекомендации государству-участнику изучить возможность систематического вовлечения гражданского общества на всех этапах осуществления Конвенции, включая разработку политики. Кроме того, Комитет призывает государство-участник поддерживать инициативы, направленные на укрепление роли НПО. Комитет далее рекомендует государству-участнику принять на себя всю полноту ответственности за осуществление Конвенции, руководствуясь рекомендациями, принятыми Комитетом в день общей дискуссии по теме "Частный сектор в качестве поставщика услуг и его роль в деле осуществления прав ребенка", состоявшейся 29 сентября 2002 года (CRC/C/121, пункты 630-653).

2. Определение понятия "ребенок" (статья 1 Конвенции)

Определение понятия "ребенок"

24. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что минимальный предусмотренный законом возраст для вступления в брак в Таджикистане был сокращен до 17 лет.
25. Комитет настоятельно призывает государство-участника вновь установить 18 лет в качестве минимального разрешенного законом возраста для вступления в брак для женщин и мужчин, как это было рекомендовано Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 2007 году.

3. Общие принципы (статьи 2, 3, 6 и 12 Конвенции)

Недискриминация

26. Признавая принятые законодательные поправки и меры с целью недопущения дискриминации в отношении женщин и девочек, Комитет по-прежнему выражает свою обеспокоенность в связи с ограниченностью соблюдения этих законов и существующей де-факто дискриминацией в отношении девочек. Особую обеспокоенность Комитета вызывают высокие уровни школьного отсева среди девочек в сельских районах из-за негативных традиционных и религиозных взглядов на роль девочек и женщин в обществе. Кроме того, Комитет выражает обеспокоенность по поводу предвзятого отношения и дискриминации, которым подвергаются дети-инвалиды, дети, находящиеся в системе учрежденческого ухода, и дети, проживающие в сельских районах.
27. Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры по соблюдению действующего законодательства и обеспечить, чтобы все дети, находящиеся в пределах его юрисдикции, особенно девочки, дети-инвалиды, дети в системе учрежденческого ухода, дети, проживающие в сельских районах, и другие уязвимые группы детей, пользовались в соответствии со статьей 2 без какой-либо дискриминации всеми правами, предусмотренными в Конвенции. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику уделить приоритетное внимание целенаправленным социальным услугам в интересах детей, принадлежащих к наиболее уязвимым группам. Комитет призывает государство-участник осуществить всеобъемлющие просветительские кампании среди населения по профилактике негативных традиционных и религиозных взглядов, в том числе дискриминации по признаку пола, и борьбе с ними.
28. Комитет просит включить в следующий периодический доклад конкретную информацию о мерах и программах в связи с Конвенцией, которые были осуществлены государством-участником во исполнение Декларации и Программы действий, принятых в 2001 году на Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а также на состоявшейся в апреле 2009 года Конференции по обзору Дурбанского процесса, с учетом принятого Комитетом замечания общего порядка № 1 (2001 год) о целях образования.

Наилучшие интересы ребенка

29. Комитет отмечает, что государство-участник интегрировало принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка в свое законодательство, в частности в Семейный кодекс. Вместе с тем он выражает обеспокоенность по поводу того, что данный принцип еще не получил достаточного отражения в законодательстве.
30. Комитет рекомендует государству-участнику принять все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы в соответствии со статьей 3 Конвенции принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка был надлежащим образом отражен во всех затрагивающих детей законодательных положениях и осуществлялся на практике в судебных и административных решениях, в программах и проектах.

Уважение взглядов ребенка

31. Приветствуя тот факт, что Семейный кодекс предусматривает обязательство заслушивать мнение ребенка, в частности в бракоразводных процессах, Комитет вместе с тем выражает обеспокоенность в том, что право ребенка быть заслушанным во всех судебных и административных разбирательствах соблюдается в недостаточной мере и что уважение взглядов ребенка в школах, учреждениях по уходу и особенно в семье остается ограниченным в силу традиционно существующего в обществе отношения к детям.
32. Комитет рекомендует государству-участнику **продолжать и активизировать усилия по выполнению статьи 12 Конвенции и поощрять уважение взглядов ребенка во всех местах, и в том числе:**
- а) приложить все необходимые усилия с целью активизировать применение мер по обеспечению права ребенка на выражение собственного мнения в ходе любого разбирательства, которое может затрагивать его права, особенно когда решения принимаются учреждениями социального обеспечения, судами и административными органами, в том числе на местном уровне;**
 - б) стремиться разработать системный подход и стратегию с участием общинных и религиозных лидеров, НПО, специалистов, работающих с детьми, включая учителей, социальных работников, а также самих детей, с целью повышения уровня осведомленности населения посредством конкретных и целенаправленных программ, призванных стимулировать уважительное отношение к взглядам детей в семье, школах, общине и среди населения в целом;**
 - в) учитывать принятое Комитетом Замечание общего порядка № 12 (2009 год) о праве ребенка быть заслушанным.**

4. Гражданские права и свободы (статьи 7, 8, 13-17, 19 и 37 а)) Конвенции

Регистрация рождений

33. Отмечая усилия государства-участника по поощрению своевременной регистрации рождения детей, в том числе подготовку персонала больниц и учреждений по регистрации рождений, а также проведение информационно-просветительских кампаний и сокращение платы за регистрацию, Комитет вместе с тем выражает обеспокоенность по поводу того, что в отдаленных районах положение о регистрации рождений соблюдается не полностью. Кроме того он обеспокоен тем, что в некоторых городских домашних хозяйствах дети не регистрируются из-за установленной платы.
34. Комитет рекомендует государству-участнику **приложить более активные усилия к устранению всех административных и финансовых препятствий, мешающих родителям регистрировать своих детей, и обеспечить бесплатную и своевременную регистрацию рождений, особенно в отдаленных сельских районах, а также призывает создать мобильные регистрационные пункты и регистрационные подразделения в школах и медицинских учреждениях. Кроме того, он**

рекомендует организовать национальные кампании по повышению осведомленности о важности регистрации рождения детей.

35. Комитет обеспокоен по поводу ограниченности доступа к информации о биологической семье, а также по поводу того, что в тех случаях, когда ребенок рождается у одинокой незамужней матери, возможности для ребенка получить информацию о своем отце, равно как и возможности для установления родства, являются ограниченными.
36. Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для предоставления детям доступа к информации об их биологических родителях, в частности, предоставить им возможность для выяснения родства любыми средствами, включая анализ ДНК.

Пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания

37. Отмечая, что среди сотрудников правоохранительных органов были организованы курсы профессиональной подготовки, проводимые неправительственными организациями, Комитет вместе с тем сожалеет по поводу отсутствия программы обязательной профессиональной подготовки для сотрудников правоохранительных органов по правам ребенка. Особую обеспокоенность Комитета вызывают сообщения о жестоком обращении с детьми в интернатах для детей-инвалидов и об отсутствии расследования таких случаев.
38. Комитет рекомендует государству-участнику принять надлежащие меры по борьбе с пытками и жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения, в том числе путем осуществления программ систематической подготовки на национальном и местном уровнях всех специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, посвященных недопустимости пыток и других форм жестокого обращения и защите от них. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику расследовать утверждения, касающиеся пыток и жестокого обращения с детьми, находящимися в интернатах, и обеспечить расследование на систематической и постоянной основе всех зарегистрированных случаев и преследование виновных, а также принять все необходимые меры по привлечению к уголовной ответственности предполагаемых правонарушителей.

Телесные наказания

39. Комитет отмечает усилия государства-участника по повышению осведомленности по вопросу о насилии в отношении детей, включая проведение "кампаний по защите детей от надругательств", а также создание реабилитационных центров для женщин и детей. Вместе с тем Комитет сожалеет, что проведение такой деятельности ограничено определенными регионами страны и что телесные наказания конкретно не запрещены по внутреннему законодательству и широко используются в качестве метода поддержания дисциплины в семье, школах и учреждениях по уходу за детьми. Комитет сожалеет об отсутствии

репрезентативных данных о телесных наказаниях детей родителями, учителями и персоналом учреждений по уходу за детьми.

40. Комитет рекомендует государству-участнику в безотлагательном порядке:
- a) провести исследование распространенности телесных наказаний во всех местах;
 - b) принять законодательство, конкретно запрещающее любые виды телесных наказаний во всех местах;
 - c) организовать просветительские кампании о негативном воздействии телесных наказаний на детей и предоставить подготовку учителям, родителям, общинным лидерам и персоналу исправительных учреждений;
 - d) расследовать случаи сообщений о телесных наказаниях и применять надлежащие санкции.
41. Ссылаясь на исследование Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей, Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры для осуществления рекомендаций, содержащихся в исследовании Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей (A/61/299) с учетом итогов Регионального консультативного совещания для стран Европы и Центральной Азии (состоявшегося 5-7 июля 2005 года в Словении). В частности, Комитет рекомендует государству-участнику:
- i. запретить любые формы насилия в отношении детей;
 - ii. укрепить обязательства и практическую деятельность на национальном и местном уровнях;
 - iii. пропагандировать ценности, не связанные с насилием, и повышать осведомленность общественности;
 - iv. укрепить потенциал всех специалистов, работающих с детьми и в их интересах;
 - v. привлекать к ответственности виновных и покончить с безнаказанностью;
 - vi. оказывать услуги по восстановлению и социальной реинтеграции;
 - vii. разработать и внедрить систему сбора и анализа данных на национальном уровне;
- a) использовать содержащиеся в исследовании рекомендации в качестве инструмента для осуществления деятельности в партнерстве с гражданским обществом, и особенно с участием детей, с тем чтобы обеспечить защиту каждого ребенка от любых форм физического, сексуального и психологического насилия и придать импульс конкретным, и в случае необходимости, рассчитанным на определенный срок мерам по недопущению и пресечению такого насилия и надругательств;
 - b) представить в следующем периодическом докладе информацию о выполнении государством-участником содержащихся в исследовании рекомендаций;
 - c) обратиться за технической помощью к Специальному представителю Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей, УВКПЧ, ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также к другим соответствующим учреждениям, в частности к МОТ, ЮНЕСКО, УВКБ, ЮНОДК, а также к сотрудничающим НПО.

5. Семейное окружение и альтернативный уход (статьи 5, 18 (пункты 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (пункт 4) и 29 Конвенции)

Семейное окружение и родительские обязанности

42. Комитет отмечает предусмотренное в Семейном кодексе положение о том, что все вопросы, касающиеся воспитания детей, решаются родителями по взаимному согласию, исходя из наилучших интересов детей и с учетом их мнения. Тем не менее Комитет выражает обеспокоенность по поводу того факта, что многие родители предпочитают передавать детей на воспитание в детские учреждения в силу экономических причин и что большинство семей не осознают негативных последствий подобной институционализации для развития ребенка.
43. Комитет рекомендует государству-участнику:
- a) оказывать помощь семьям, с тем чтобы они могли выполнять свои родительские обязанности посредством, в частности, укрепления структуры семьи и налаживания социальной сети по защите детей на общинном уровне;
 - b) осуществлять программы экономической и социальной помощи семьям при уделении особого внимания наиболее уязвимым семьям, таким как семьи, возглавляемые одним из родителей, во избежание помещения детей в специализированные учреждения;
 - c) повышать осведомленность населения о негативных последствиях институционализации для развития ребенка;
 - d) поддерживать развитие созданных на базе общин и сосредоточенных на обслуживании семей служб по уходу за детьми.

Дети лишены семейного окружения

44. Отмечая прилагаемые государством-участником усилия по деинституционализации, Комитет вместе с тем выражает обеспокоенность по поводу того, что за отчетный период число детей, помещенных в государственные учреждения, увеличилось на 38%. Особую обеспокоенность Комитета вызывает новая тенденция временной институционализации детей в связи с миграцией родителей. Комитет сожалеет о том, что альтернативный уход за детьми, лишенными семейного ухода, редко существует в иной форме помимо институционализации, в то время как условия содержания детей в учреждениях по уходу являются неблагоприятными, а государство не осуществляет контроля за соблюдением стандартов предоставляемого ухода.
45. Комитет рекомендует государству-участнику:
- a) продолжать свои усилия по принятию мер, направленных на деинституционализацию по всей стране;
 - b) улучшить качество помощи в учреждениях по уходу за детьми и предусмотреть механизмы по контролю за соблюдением стандартов такого ухода;
 - c) установить четкие стандарты для существующих учреждений по уходу за детьми и обеспечить проведение на регулярной основе периодических проверок условий проживания детей во всех районах государства-участника, с учетом статьи 25 Конвенции и Руководящих указаний по альтернативному уходу за детьми (A/RES/64/142).

Усыновление/удочерение

46. Комитет приветствует такие, предпринятые государством-участником инициативы в области усыновления/удочерения, как введение ограничений на международные усыновления/удочерения из-за отсутствия до статочного контроля за такими усыновлениями/удочерениями. Кроме того, Комитет приветствует выраженное государством-участником в ходе состоявшегося диалога обязательство внести соответствующие изменения в законодательство об усыновлении/удочерении, с тем чтобы оно предусматривало принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка. Тем не менее Комитет по-прежнему обеспокоен по поводу того, что действующая система усыновления/удочерения не предусматривает отбора и контроля в отношении перспективных приемных родителей.
47. Комитет рекомендует государству-участнику:
- a) присоединиться к Гаагской конвенции 1993 года о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления/удочерения;
 - b) принять новое законодательство об усыновлении/удочерении в соответствии со статьей 21 Конвенции и процедурами, предусмотренными в Гаагской конвенции (1993 года);
 - c) создать механизмы отбора и контроля для определения пригодности перспективных приемных родителей и обеспечения наилучшего соблюдения интересов усыновляемого ребенка;
 - d) учредить центральный орган по вопросам усыновления/удочерения и предоставить ему конкретные полномочия и адекватные людские и финансовые ресурсы;
 - e) обратиться за предоставлением технической помощи и подготовки, в частности к Гаагской конференции.

Насилие в быту

48. Комитет приветствует создание Департамента социальной защиты семьи и детей в структуре Министерства труда и социальной защиты, а также разработку программ подготовки для социальных работников данного Департамента. Тем не менее Комитет серьезно обеспокоен по поводу широкой распространенности насилия в быту, особенно в отношении женщин и девочек. Кроме того, обеспокоенность Комитета вызывает социальная приемлемость широко распространенного насилия, а также безнаказанность лиц, совершающих такие деяния, из-за отсутствия законодательства, социальных программ и национальных планов по недопущению, искоренению и преследованию насилия в отношении женщин и девочек.
49. Комитет рекомендует государству-участнику:
- a) принять законодательство по социальной и правовой защите от насилия в быту;
 - b) разработать национальный план по предупреждению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек, в том числе информирование и просвещение населения о недопустимости насилия в быту, обеспечить укрепление потенциала правоохранительных и судебных органов, предоставить защиту

- и реабилитацию жертвам, а также предусмотреть наказание лиц, совершающих такие деяния;
- с) выполнить рекомендации, предложенные в 2007 году Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин в связи с насилием в быту.

6. Базовое медицинское обслуживание и социальное обеспечение (статьи 6, 18 (пункт 3), 23, 24, 26, 27 (пункты 1-3) Конвенции)

Дети-инвалиды

50. Комитет сожалеет о том, что общей практикой в Таджикистане продолжает оставаться институционализация детей-инвалидов. Он приветствует создание группы экспертов, которая проанализировала положение детей-инвалидов, однако сожалеет о том, что государственные учреждения для детей-инвалидов не предоставляют качественного образования, услуг по реабилитации и приобретению необходимых навыков. Кроме того, он отмечает неблагоприятные условия в таких учреждениях и недостаточность питания, а также ограниченность мер по интеграции детей-инвалидов.

51. Комитет рекомендует государству-участнику:

- a) принять меры по сокращению уровня институционализации детей-инвалидов и оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами за счет предоставления им надлежащего ухода посредством, в частности, совершенствования их родительских навыков и обеспечения их достаточными финансовыми средствами и необходимой помощью с целью сокращения институционализации детей-инвалидов;
- b) активизировать усилия по проведению информационно-просветительских кампаний с целью повышения осведомленности населения о правах и особых потребностях детей-инвалидов и поощрения их интеграции в систему образования и в жизнь общества;
- c) поддерживать развитие на базе общин услуг по раннему реагированию;
- d) улучшить физический доступ детей-инвалидов в здания, предназначенные для общего пользования, включая места проведения досуга и школы;
- e) улучшить условия содержания в интернатах для детей-инвалидов и установить механизмы независимого контроля за соблюдением стандартов предоставляемого ухода и прав детей в этих учреждениях, а также создать систему профессиональной подготовки для специалистов в области специализированного образования;
- f) изучить возможность ратификации Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней;
- g) учитывать статью 23 Конвенции о правах ребенка, принятое Комитетом Замечание общего порядка № 9 (2006 год) о правах детей-инвалидов, а также принятые Организацией Объединенных Наций Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (резолюция 48/96 Генеральной Ассамблеи).

Охрана здоровья и медицинское обслуживание

52. Комитет приветствует национальные программы и стратегии в области права на здоровье, включая программы иммунизации и научные исследования, проводимые в области охраны здоровья детей. Кроме того, Комитет приветствует достигнутое государством-участником за отчетный период сокращение уровня детской смертности. Вместе с тем Комитет по-прежнему обеспокоен крайне низкой долей ВВП, выделяемой сектору здравоохранения, и ограниченностью доступа к качественному медицинскому обслуживанию в отделенных сельских районах из-за отсутствия медицинских учреждений в этих районах и нехватки медицинского персонала. Комитет обеспокоен отсутствием в докладе государства-участника информации о положении в области охраны психического здоровья детей и подростков и услуг, предоставляемых детям с психическими отклонениями. В дополнение к этому Комитет обеспокоен по поводу высоких уровней недостаточности питания среди детей и ограниченности доступа к услугам в области санитарии, а также к безопасному, достаточному, надежному и доступному по цене питьевому водоснабжению.

53. Комитет рекомендует государству-участнику:

- a) **значительно увеличить долю ВВП, выделяемую на медицинское обслуживание, и уделить приоритетное внимание медицинским услугам, предназначенным для детей, и в частности первичной медико-санитарной помощи;**
- b) **укрепить инфраструктуру здравоохранения, обеспечить наем и подготовку более значительного числа медицинских работников для удовлетворения потребностей детей по всей стране, прежде всего на уровне первичной медико-санитарной помощи;**
- c) **принять дополнительные меры по сокращению младенческой и детской смертности, прежде всего за счет уделения особого внимания профилактическим мерам и надлежащему лечению;**
- d) **выделить достаточные финансовые средства и обеспечить эффективное управление программами, предусматривающими такие меры по выживанию ребенка, как иммунизация, профилактика и лечение недостаточности питания и доступ к безопасному питьевому водоснабжению;**
- e) **разработать и осуществить комплексную стратегию охраны психического здоровья детей, предусматривающую наличие всех рекомендованных ВОЗ обязательных компонентов, касающихся, в частности, укрепления психического здоровья, профилактики психических расстройств в системе первичной медико-санитарной помощи, амбулаторного и стационарного психиатрического обслуживания с целью укрепления психического здоровья детей и предупреждения институционализации и стигматизации детей с психическими расстройствами;**
- f) **обратиться за техническим содействием к ЮНИСЕФ и ВОЗ.**

Здоровье подростков

54. Комитет отмечает, что государство-участник планирует расширить предоставление учитывающих интересы молодежи медицинских услуг. Комитет также отмечает представленную делегацией в ходе диалога информацию о том, что в соответствии с действующим законодательством подростки моложе

16 лет не могут обращаться за конфиденциальной информацией и услугами в области сексуального и репродуктивного здоровья. Комитет сожалеет о том, что не было проведено ни одного всеобъемлющего исследования о препятствиях, которые мешают доступу к информации, касающейся сексуального и репродуктивного здоровья. Кроме того, Комитет обеспокоен употреблением алкоголя и наркотиков среди подростков и ограниченностью прилагаемых усилий по предоставлению им надлежащего лечения и реабилитации.

55. Комитет рекомендует государству-участнику:

- a) принять законодательство, позволяющее подросткам обращаться за информацией и услугами в области сексуального и репродуктивного здоровья;**
- b) обеспечить устойчивое финансирование учитывающим интересы молодежи мероприятий по оказанию медицинских услуг и принять всеобъемлющую стратегию по осуществлению и контролю таким услуг;**
- c) принять надлежащие меры для эффективного урегулирования ситуации, связанной с употреблением подростками алкоголя и наркотиков, а также обеспечить их надлежащими медицинскими и психосоциальными услугами;**
- d) обратиться за содействием, в частности, к ЮНИСЕФ, ВОЗ и к прочим организациям.**

ВИЧ/СПИД

56. Комитет приветствует Национальную программу профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, однако он по-прежнему обеспокоен отсутствием надежных данных по количеству ВИЧ-инфицированных лиц и больных СПИДом, которое, согласно всем источникам, возрастает, а также выражает обеспокоенность в связи с низким уровнем информированности и осведомленности среди молодых людей, особенно в сельских районах, относительно способов передачи ВИЧ/СПИДа и методов предохранения от инфекции.

57. С учетом принятого Комитетом Замечания общего порядка № 3 (2003 год) о ВИЧ/СПИДе и правах ребенка, а также Международных руководящих принципов по обеспечению уважения прав человека в связи с ВИЧ/СПИДом (E/CN.4/1997/37) Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику принять меры по сокращению распространенности ВИЧ/СПИДа на своей территории, особенно среди подростков, и в частности:

- a) активизировать, продолжать и разрабатывать новые стратегии и программы по предоставлению ухода и поддержки детям, инфицированным или затронутым ВИЧ/СПИДом, в том числе программы и стратегии, направленные на укрепление потенциала семей и общества по предоставлению ухода таким детям;**
- b) продолжать информационно-просветительские усилия по предупреждению заболеваемости ВИЧ/СПИДом за счет распространения среди населения информации и соответствующих материалов о методах профилактики и предохранения, в том числе о практике безопасного секса;**
- c) осуществлять деятельность, направленную на сокращение стигматизации и дискриминации в связи с ВИЧ/СПИДом и повышение осведомленности о правах человека в контексте ВИЧ/СПИДа;**

- d) обратиться за техническим содействием, в частности к Объединенной программе Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Уровень жизни

58. Несмотря на пособия по социальному обеспечению, предназначенные семьям с низкими доходами, детям, оставшимся без родителей, и другим категориям лиц, Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что уровень бедности среди детей значительно выше, чем общий уровень бедности, при этом 66% детей в возрасте моложе 18 лет подпадают под определение неимущих по сравнению с 61% таких лиц среди взрослого населения. Кроме того, существуют различия в уровне жизни в зависимости от региона. Кроме того, Комитет обеспокоен отсутствием информации о том, учитывают ли стратегии по сокращению масштабов нищеты потребности детей.
59. В соответствии со статьей 27 Конвенции Комитет рекомендует государству-участнику:
- a) активизировать свои усилия по сокращению уровней бедности среди детей, в частности за счет смягчения воздействия экономического кризиса на детей;
 - b) уделять особое внимание семьям и детям при разработке своих стратегий сокращения масштабов нищеты, которые должны включать адресные меры по защите детей от негативного воздействия бедности на их развитие, здоровье и образование;
 - c) предоставить доступ к чистому питьевому водоснабжению, надлежащим санитарным услугам, продовольствию и крову во всех регионах и общинах страны, в том числе для беженцев;
 - d) обеспечить учет потребностей детей в стратегиях сокращения масштабов нищеты и поощрять участие родителей и детей в разработке таких стратегий.

Вредная традиционная практика

60. Комитет обеспокоен наличием, особенно в сельских районах, практики религиозных нерегистрируемых браков ("никах"), при которых очень молодые девушки вовлекаются в полигамные отношения. Отмечая, что многоженство запрещено Уголовным кодексом, Комитет вместе с тем выражает свою обеспокоенность по поводу того, что государство-участник редко преследует по закону такие деяния. Он отмечает, что такие девушки часто становятся жертвами насилия в быту.
61. Комитет настоятельно призывает государство-участник:
- a) усилить положение Уголовного кодекса о полигамных браках за счет расследования случаев такой практики и преследования виновных;
 - b) привлекать гражданское общество и религиозных лидеров к деятельности по недопущению и пресечению ранних браков и многоженства;
 - c) привлекать к уголовной ответственности лиц, совершающих обряд религиозных браков с участием несовершеннолетних девочек.

7. Образование, досуг и культурная деятельность (статьи 28, 29 и 31 Конвенции)

Образование, включая профессиональную подготовку и ориентацию

62. Комитет приветствует усилия государства-участника по обеспечению найма достаточного числа учителей за весьма короткие сроки для удовлетворения потребностей системы образования. Комитет отмечает принятую в 2002 году национальную концепцию образования и экспериментальную программу реформы в сфере образования, особенно в отношении детей из семей с низкими доходами. Кроме того, он отмечает создание Центра гендерной педагогики для поддержки и поощрения гендерного равенства на всех уровнях образования, начиная с дошкольных учреждений. Вместе с тем Комитет обеспокоен тем, что образованию детей препятствует следующее:

- a) плохая посещаемость, включая возросший уровень отсева, особенно среди девочек в сельских районах, трудности с доступом к образованию для детей из малоимущих семей и для девочек;
- b) нехватка ресурсов, включая недостаточную инфраструктуру и ограниченное энергоснабжение;
- c) низкое качество подготовки учителей;
- d) ухудшение качества образования, в частности из-за низкой оплаты труда учителей;
- e) низкий уровень зачисления учащихся в раннем детском возрасте и охвата программами дошкольного образования;
- f) недостаточная подготовка учителей для преподавания на языках меньшинств и нехватка школьных учебников и материалов на языках меньшинств.

63. Комитет рекомендует государству-участнику:

- a) **принять все необходимые меры для эффективного осуществления стратегической программы обеспечения всеобщего образования;**
- b) **обеспечить надлежащее финансирование системы государственного образования за счет существенного увеличения доли ВВП, выделяемой сектору образования;**
- c) **провести критический пересмотр своих программ школьного образования с целью устранения любой дискриминационной практики в системе образования, включая ограниченный доступ девочек к образованию и профессиональной подготовке, за счет разработки стратегий по преодолению высокого уровня отсева среди девочек в сельских районах, а также принять меры по преодолению сложившихся стереотипов в отношении роли и обязанностей женщин и мужчин;**
- d) **разработать эффективную стратегию найма и сохранения учителей и повысить качество подготовки учителей;**
- e) **принять меры по поощрению участия родителей и общин в управлении школами с целью повышения уровней зачисления учащихся и установления контроля за качеством образования;**
- f) **расширить доступ к дошкольному образованию и принять меры по поощрению дошкольного образования, особенно среди малоимущих семей, повышая осведомленность родителей о важности развития и образования ребенка в раннем детстве; поощрять в этой связи неформальные общинные**

- механизмы и разработать план всестороннего развития в раннем детском возрасте;
- g) активизировать усилия по подготовке учителей для преподавания на языках меньшинств и увеличить число учебников на языках меньшинств;
 - h) Комитет призывает государство-участник обратиться за помощью, в частности к ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО.

8. Специальные меры защиты (статьи 22, 30, 38, 39, 40, 37 b)-d), 32-36 Конвенции)

Дети-просители убежища и дети-беженцы

64. Комитет приветствует усилия в области регистрации рождения детей- беженцев и отмечает, что в соответствии с Конституцией ребенок-беженец пользуется правом на образование, здравоохранение и получение пособий. Кроме того, он приветствует создание в структуре Миграционной службы отдельной группы, конкретно занимающейся детьми-беженцами, а также деятельность НПО, которые проводят исследования, посвященные статусу афганских беженцев в Таджикистане. Вместе с тем он по-прежнему обеспокоен недостаточностью подготовки по вопросам защиты детей среди сотрудников Министерства внутренних дел, занимающихся определением статуса беженца.
65. Комитет рекомендует государству-участнику:
- a) продолжать принимать меры, обеспечивающие рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных детьми в рамках процедуры определения статуса беженца, с учетом наилучших интересов, особых потребностей и прав детей-просителей убежища в соответствии с международным беженским правом и правом прав человека посредством укрепления подготовки среди соответствующих сотрудников, занимающихся определением статуса беженцев, и с учетом принятого Комитетом Замечания общего порядка № 6 (2005 год) об обращении с несопровождаемыми и разлученными детьми за пределами страны их происхождения;
 - b) осуществлять дальнейшие усилия в области проводимой им благородной политики приема афганских беженцев;
 - c) обеспечить предоставление надлежащей защиты детям-беженцам, включая несопровождаемых и разлученных детей, и в этой связи продолжать сотрудничество с соответствующими специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций, в том числе с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, ПРООН и ЮНИСЕФ, а также с НПО;
 - d) ратифицировать Конвенцию 1954 года о статусе апатридов.

Экономическая эксплуатация, включая детский труд

66. Комитет приветствует ратификацию Конвенции МОТ № 182 (1999 год) о наихудших формах детского труда, а также Указ Президента от 2006 года о запрещении детского труда. Вместе с тем Комитет обеспокоен отсутствием в национальном законодательстве конкретного запрещения и соответствующих санкций для недопущения детского труда и использования детского труда

даже детей 10-летнего возраста. Комитет, в частности, серьезно обеспокоен продолжающейся высокой распространенностью детского труда в неформальном секторе, неквалифицированного труда в секторе услуг и в сельском хозяйстве, преимущественно на хлопковых полях. Кроме того, Комитет обеспокоен в связи с широкой распространенностью труда домашней прислуги, который затрагивает девочек и приводит к возрастающему числу отчислений из школ девочек, особенно проживающих в сельских районах.

67. Комитет рекомендует государству-участнику:

- а) продолжать и активизировать усилия по ликвидации детского труда, особенно в его наихудших формах, посредством устранения коренных причин экономической эксплуатации, за счет искоренения нищеты и обеспечения доступа к образованию;**
- б) включить во внутреннее законодательство определение детского труда и обеспечить соблюдение в полном объеме законодательства, запрещающего детский труд, а также принудительный труд, соблюдать конвенции МОТ №138 и № 182 и решительно проводить расследование, подвергать преследованию и наказанию виновных;**
- с) обеспечить строгий контроль за соблюдением норм, касающихся минимального возраста, в том числе обязать работодателей иметь и предъявлять по требованию документы, подтверждающие возраст всех работающих у них детей;**
- д) укрепить трудовую инспекцию и предоставить трудовым инспекторам любую необходимую поддержку, включая экспертизу детского труда, с тем чтобы они могли осуществлять эффективный контроль на общегосударственном и местном уровнях за соблюдением норм трудового законодательства, а также получать и рассматривать жалобы о нарушениях;**
- е) продолжать сотрудничество с НПО, гражданским обществом и Международной программой МОТ по искоренению детского труда.**

Продажа, торговля и похищение

68. Отмечая значительные усилия государства-участника в области ратификации ряда международных договоров и принятия нового законодательства, направленного против торговли людьми, Комитет, вместе с тем, выражает свою обеспокоенность по поводу того, что государство-участник не обеспечивает надлежащего преследования и наказания лиц, занимающихся торговлей людьми, в том числе для целей сексуальной эксплуатации, а также не обеспечивает предоставления жертвам доступа к защите. Он выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что государство-участник чрезмерно полагается на международное сообщество в связи с проведением кампаний по повышению осведомленности о проблеме торговли людьми и обеспечением жертвам доступа к предоставлению помощи и защиты.

69. Комитет рекомендует государству-участнику:

- а) соблюдать в полном объеме национальное законодательство против торговли людьми, в том числе для целей сексуальной эксплуатации;**

- b) активизировать меры по защите детей, ставших жертвами торговли людьми, в том числе для целей сексуальной эксплуатации, и привлекать к судебной ответственности лиц, совершающих такие деяния;
- c) организовать подготовку сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров по вопросам получения, проверки и расследования жалоб о торговле людьми и сексуальной эксплуатации, учитывая при этом интересы детей и соблюдая требования конфиденциальности;
- d) обеспечить предоставление пострадавшим от торговли людьми детям образования, психологической помощи и консультирования;
- e) провести переговоры о заключении двусторонних и многосторонних соглашений с заинтересованными странами, включая соседние страны, в целях предупреждения торговли детьми, контрабанды и похищения детей и разработки совместных планов действий с участием всех заинтересованных стран;
- f) провести информационно-просветительские кампании по недопущению и пресечению торговли людьми.

Телефонные службы оказания помощи

70. Комитет обеспокоен по поводу отсутствия бесплатной телефонной службы по оказанию помощи пострадавшим детям.
71. Комитет рекомендует государству-участнику создать национальную телефонную службу по оказанию круглосуточной помощи с набором номера из трех цифр, с тем чтобы до нее могли дозвониться лица из наиболее маргинализированных групп, в том числе из наименее доступных районов. Комитет рекомендует обеспечить надлежащее реагирование на звонки, которые поступают от детей, ставших жертвами преступлений, охватываемых Конвенцией.

Отправление правосудия по делам несовершеннолетних

72. Комитет приветствует создание в структуре Комиссии по правам ребенка группы экспертов по вопросам отправления правосудия по делам несовершеннолетних. Кроме того, он приветствует проводимый совместно с Центром Соединенного Королевства по правам ребенка проект по улучшению системы правосудия по делам несовершеннолетних, а также принятие альтернатив досудебному содержанию под стражей и предварительному расследованию, которые привели к назначению первых судей по делам несовершеннолетних. Вместе с тем Комитет обеспокоен по поводу отсутствия в системе уголовного правосудия Таджикистана судов по делам несовершеннолетних судей, специализирующихся в области отправления правосудия по делам несовершеннолетних, а также отдельной процедуры уголовного разбирательства в отношении детей, находящихся в конфликте с законом. Он также выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на тот факт, что возраст наступления уголовной ответственности установлен на уровне 14 лет, дети моложе 14 лет часто подвергаются аресту, досудебному помещению под стражу и лишению свободы в закрытых учреждениях. Кроме того, Комитет обеспокоен, что дети в возрасте 16 лет и старше содержатся в закрытых учреждениях для лиц, совершивших мелкие правонарушения.

73. Комитет рекомендует государству-участнику:

- а) с учетом итогов проведенного Комитетом в 1995 году дня общей дискуссии по теме "Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних" (CRC/C/46) обеспечить создание системы отправления правосудия по делам несовершеннолетних в полном соответствии с нормами отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, в частности статьями 37, 40 и 39 Конвенции и другими нормами Организации Объединенных Наций в области отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, включая Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы), Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, и Венские руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в системе уголовного правосудия;**
- б) обеспечить эффективное соблюдение минимального возраста наступления уголовной ответственности, а также не привлекать к уголовной ответственности детей моложе 14 лет и предоставлять им защиту, не прибегая к использованию системы уголовного правосудия;**
- в) пересмотреть все дела детей, приговоренных к тюремному заключению, с тем чтобы лишение свободы использовалось лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого периода времени;**
- г) гарантировать предоставление всем детям прав на надлежащую юридическую помощь и защиту за счет обеспечения достаточного числа надлежащим образом подготовленных и компетентных адвокатов и необходимого числа сотрудников органов пробации для оказания содействия судам по делам несовершеннолетних;**
- д) обеспечить, чтобы, находясь в местах лишения свободы, дети всегда содержались отдельно от взрослых;**
- е) обеспечить, чтобы в системе отправления правосудия по делам несовершеннолетних дети поддерживали постоянный контакт со своими семьями;**
- ж) провести специализированную подготовку для персонала системы отправления правосудия по делам несовершеннолетних;**
- з) обратиться за технической помощью в области отправления правосудия по делам несовершеннолетних к ЮНИСЕФ и Межучрежденческой группе Организации Объединенных Наций по вопросам отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.**

Защита свидетелей и жертв преступлений

- 74. Комитет рекомендует государству-участнику посредством надлежащих законодательных норм, процедур и положений обеспечить, чтобы все дети-жертвы и/или свидетели преступлений, например дети, являющиеся жертвами надругательства, насилия в семье, вооруженного конфликта, сексуальной и экономической эксплуатации, похищения и торговли людьми и свидетелями таких преступлений, получали предусмотренную Конвенцией защиту, а также в полном объеме учитывать Руководящие принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся правосудия по вопросам, связанным с участием детей-жертв**

и свидетелей преступлений (приложение к резолюции 2005/20 Экономического и Социального Совета от 22 июля 2005 года).

9. Ратификация международных договоров по правам человека

75. Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать ключевые договоры Организации Объединенных Наций по правам человека и протоколы к ним, участником которых оно еще не является, а именно: Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней, Конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Факультативных протокол к Пакту об экономических, социальных и культурных правах и Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

10. Последующие меры и распространение информации

Последующие меры

76. Комитет рекомендует государству-участнику принять все надлежащие меры, с тем чтобы обеспечить осуществление в полном объеме настоящих рекомендаций, в частности посредством их препровождения общегосударственным правительственным учреждениям и местным органам управления.

Распространение информации

77. Комитет далее рекомендует обеспечить широкое распространение второго периодического доклада и письменных ответов, представленных государством-участником, а также принятых Комитетом соответствующих рекомендаций (заключительных замечаний) среди широких слоев населения, организаций гражданского общества, молодежных групп и детей в целях стимулирования обсуждения и повышения информированности о Конвенции, осуществления ее положений и контроля за ее соблюдением.

11. Следующий доклад

78. Комитет предлагает государству-участнику представить его третий, четвертый и пятый периодические доклады не позднее 24 ноября 2015 года. Объем такого объединенного доклада не должен превышать 120 страниц (см. CRC/C/118).
79. Комитет далее настоятельно призывает государство-участник безотлагательно представить его первоначальные доклады по обоим Факультативным протоколам к Конвенции, подлежащим представлению в 2004 году.
80. Комитет также предлагает государству-участнику представить обновленный базовый документ в соответствии с требованиями, установленными в отношении общего базового документа в "Согласованных руководящих принципах пред-

ставления докладов согласно международным договорам о правах человека, включая руководящие принципы подготовки общего базового документа и документов по конкретным договорам", утвержденных пятым Межкомитетским совещанием договорных органов по правам человека в июне 2006 года (HRI/GEN/2/Rev.5).



Хуччати мазкур дар доираи ҳамкории Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Хазиначи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) таҳия гардидааст ва бо кӯмаки молиявии
Дафтари Швейцария оид ба рушд ва ҳамкорӣ ба нашр расидааст (SDC).

Данный документ разработан в рамках сотрудничества Правительства Республики
Таджикистан и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и опубликован при финансовой
поддержке Швейцарского Агентства по Развитию и Сотрудничеству (SDC).

